

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ КЎЛОБ БА НОМИ АБЎАБДУЛЛОХИ
РЎДАКӢ

Бо ҳукуқи дастнавис

УДК: 03+9302(точ)

ББК: 63+7329(точ)

P: 45

РАҲИМОВА САРВИНОЗ НАЗРУЛЛОЕВНА

**ОМОДАСОЗИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ ФАННИ ТАъРИХ БА
ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ
КОММУНИКАТСИОНӢ**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади
ilmҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.08 - Назария ва
методикаи таҳсилоти касбӣ (13.00.08.04- назария ва методикаи
фанҳои гуманитарӣ)

Диссертатсия дар кафедраи методикаи таълими информатикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ омода гардидааст

Роҳбари илмӣ:

Мирзоев Абдулазиз Раҷабовиҷ - доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи барномасозӣ ва низоми зеҳнии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

Сатторов Абдурасул Эшбоевиҷ - доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи алгебра ва геометрияи Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав

Азимова Назира Самадовна - номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи фанҳои риёзӣ ва табиатшиносии Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии ҳуқӯқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон»

Муассисаи пешбар:

МДТ «Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ»

Ҳимояи диссертатсия «_____» соли 2024 соати _____ дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.KOA-046 назди МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров» (суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш. Ҳуҷанд, гуз.Мавлонбеков 1) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферати он дар китобхонаи марказии илмии МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров» ва тавассути сомонаи www.hgu.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «...» соли 202__ фиристода шуд.

Котиби илмии Шурои диссертационӣ,
доктори илмҳои педагогӣ, дотсент

Абдуллоева М.А.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ (ТИК) дар маориф ва таҳсилот дорои зарфияти қалони хизматрасонӣ ва кӯмак ба ашхоси марбут ба раванд ва маҳсулоти таҳсилот дар бисёр ҷиҳатҳо мебошад. Масалан, он метавонад низоми мавҷудаи таълимиро тибқи чомеа, иттилооти фаровонӣ, расонидани хизматрасониҳои воситаҳои маҷмӯй ва усулҳои ихтиёрдории он роҳбарӣ кунад. Истифодаи ТИК метавонад ба гузариши парадигма дар назари анъанавӣ ва усулҳои таълимӣ - ҷараёни таълим мусоидат кунад.

Ҳамин тариқ, водор кардани донишҷӯён барои фаъолона иштирок кардан дар омӯзиш - раванди таълим дар гузараш аз таълими омӯзгор ба донишҷӯён нигаронида шудааст. Донишҷӯён дар дастрасӣ ва татбиқи дониш ва малака мустақил мешаванд, бо ин ба омӯзгорон муҳити интерактивӣ ва ҷолибтаре барои омӯзгорон ва ҳам донишҷӯён фароҳам меорад. Нақши омӯзгоронро аз фиристодани оддии дониш дар бораи нақши омӯзиш тағиیر медиҳад. Ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки барои омӯзиши худ торафт масъуланд, зоро онҳо бо сабаби кӯшишҳои худ иттилоот ва донишҳои мувоғикро мечӯянд, донишҳои худро бо дигарон таъзия ва мубодила мекунанд. Ин онҳоро водор мекунад, ки зарфияти таълимии худро дарк кунанд. Онҳо ҳатто ҳадафҳои алоҳидаи худро барои рушди зарфияти онҳо муқаррар карда метавонанд.

Ҳамчунин ТИК барои ҳалли мушкилоти таълими мусир омӯзгорон омода мекунад. Ин ба муаллимон кӯмак мекунад, ки дурустии ўҳдадориҳои бисёрҷанба дар соҳаҳои гуногуни таълимиро дарку фаҳм намоянд. ТИК на танҳо барои муаллимон барои таълими худ ва таҳсил, балки барои истифодаи эҷодӣ барои суръат бахшидан ба афзоиши донишҷӯёни онҳо низ мусоидат карда метавонад.

Муассисаҳои таълимӣ, ки ба дастгоҳҳои компьютерӣ дастрасӣ надоранд, ба монанди компьютерҳо, ноутбуқҳо, планшетҳо ё смартфонҳо, хусусан ТИК-ро метавонанд дар шакли барномаҳои радио ва телевизионӣ истифода баранд. Барои чунин донишҷӯён воситаҳои анъанавии ТИК, ба монанди тасвирҳо, амсилаҳо, графикҳо, рӯзномаҳо, экспрессияҳо ё намоишгоҳҳои таълимӣ истифода мешаванд. Омӯзгорон метавонанд дарсҳои худро омода кунанд, саволнома нависанд, баҳодиҳӣ барои омода кардани санчишҳои ташхисӣ ҷиҳати санҷидани кори донишҷӯён ташкил кунанд. Донишҷӯён метавонанд вазифаҳои худро бо истифода аз Work бо истифода аз тарроҳии эҷодӣ ва қолибҳо иҷро кунанд. Ин хусусан барои фаъолияти минбаъдаи омӯзгории донишҷӯён ҳамчун аҳамияти ҷамъоварӣ ва муаррифии маълумот

дар шакли - гистограмма, диаграммаҳои даврашакл ва ғайра муҳим аст.

Донишгоҳҳо ва таълими фосилавӣ тавассути ТИК-ро доранд, бозёфт барои кормандон, дониш барои таълим дар хона низ муҳайё мегардад. ТИК метавонад бо роҳҳои зерин барои муаллим муфид бошад: он дар рушди қасбии омӯзгорон манфиатманд аст. Муаллим метавонад малакаҳои гуногуни забонро истифода кунад. Онҳо метавонанд барномаҳои мухталифи сертификатсияро, ки аз ҷониби муассисаҳои таълимии маъруф назорат карда мешаванд, ичро кунанд.

Муаллим ҳамчунин метавонад дар мубоҳисаҳо ва конфронтсҳо бо мутахассисони мавзӣ бо мақсади беҳтар намудани дониш ва малакаҳои ў бо истифодай конфронтси аудио ва видео ширкат варзад. ТИК ҳамчунин ба омӯзгорон дар робита ба усуљҳои таълимии инноватсионӣ кӯмак мерасонад. Вай метавонад бо донишҷӯён оид ба лоиҳаҳо ва вазифаҳои гуногун кор кунад. Он ҳамчунин ба ў кӯмак меқунад, ки ба мундариҷаи таълимдиҳӣ, вазифаи хонагӣ ва ғайра кӯмак кунад, ки бидуни ҷудо аз кор ва семинарҳо, ки барои рушди қасбии худ лъиҳати истифодай ТИК заруранд, иштирок кунад. ТИК ҳамчунин ба муаллим кӯмак мерасонад, ки донишҷӯёни худро ба маводи таълими дар Интернет, китобҳои электронӣ ва сомонаи иҷтимоӣ пешниҳод намояд.

Ҳамчунин ТИК ба ў кӯмак меқунад, ки барномаи таълимии фанҳо эҷод кунад. Вай метавонад барномаи таълимии кишварҳои гуногунро омӯззад, то парвариши онҳоро, мушкилот, ҳамчунин масъалаҳои сотсиологӣ ва психологии марбут ба донишҷӯёро омӯзанд. Ҳамаи ин ба кӯмак меқунад, ки барномаи таълимиро таҳия намояд, ки ба ноил шудан ба ҳадафҳои мавзуи омӯзиш оварда мерасонад. ТИК метавонад барои донишҷӯ бо роҳҳои зерин муфид бошад: донишҷӯ метавонад тавассути захираҳои онлайн таҳсил кунад; дорои захираҳои гуногун мавҷуданд, ки бо он барои донишҷӯён фаҳмидани мавзуъ муфид хоҳад буд; донишҷӯён метавонанд дар ҷойи худ таҳсил кунанд ва дар ҳар лаҳза; онҳо метавонанд бо муаллимон тавассути Интернет мулоқот кунанд ва аз ин масъала маълумоти зарурӣ мегиранд.

Ҳамин тавр, барномаҳои гуногун мавҷуданд, ки ба шарофати он раванди таълим соддатар мегардад. Ин барномаҳо ба муаллимон ва донишҷӯён бо ҳам муошират карданро фароҳам меоранд ва дар мавзуи мушаххас дониш мегиранд. Омӯзгорон ҳамчунин масъалаҳои гуногуни таълимиро меомӯзонанд ва донишҷӯён азхудкуни раванди таълимиро истифода мебаранд.

Дар маълмуъ ҳамаи дар шароити имрӯза барои омӯзгорон ва донишҷӯёни таҳассус ва равияи таърих хеле муҳим ва мубрам мебошад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои инкишофи асосҳои моҳият ва сифатҳои шахсии инсон, ки барои ташаккули қасбии он дар оянда дорои аҳамияти муҳим мебошанд, дар фалсафа, равоншиносӣ, педагогика хеле муҳим эътироф карда мешаванд. Ба ҷанбаҳои гуногуни ин масъала дар давраҳои гуногун классикони улуми педагогиу психологӣ муроҷиат кардаанд: А.Дистервег, Я.А.Коменский, И.Г. Песталлотси ва дигарон.

Ташаккули шахсияти омӯзгор, кушодани ҷанбаҳои умуминазарияйӣ, такмили шакл ва методҳои омодагии қасбию педагогии омӯзгорони оянда дар корҳои донишмандони зерин О.А. Абдуллина, С.И.Архангелский, М.Лутфуллоzода, Н.Д. Никандров, В.А.Сластенин, Н.Ф. Тализина, Ф.Ф.Шарипов, О.А.Исломов ва дигарон таваҷҷуҳи қалон дода шудааст. Дар онҳо мақсад, вазифа ва соҳтори омодагии омӯзгорони оянда дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии равияи омӯзгорӣ асоснок карда шудааст.

Ба масъалаи иттилоотонидани таҳсилот муҳаққиқони зиёде аз қабили М.Ю. Бухаркина, О.А.Козлов, А.Ю.Кравсова, Т.А.Лавина, И.В.Роберт ва дигарон муроҷиат кардаанд. Иттилоотонидани таҳсилотро онҳо ҳамчун раванди таъмин қардани соҳаи маориф бо методология ва амалияи таҳия ва истифодаи муносиби воситаҳои ТИҚ, ки ба татбиқи мақсадҳои психологию педагогии таълимму тарбия нигаронида шудааст, муайян кардаанд. Омӯзиши таъсири ТИҚ ба мазмун ва муҳтавои омодагии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ дар таҳқиқоти олимони зерин С.А. Бешенкова, А.В. Кузнетсова, М.П. Лапчика, А.Р.Мирзоев, Н.Н.Шоев, Ф.С. Комилиён, Б.Ф. Файзализода, А.Э. Сатторов ва дигарон инъикоси худро ёфтаанд.

Ба масъалаҳои ҷой ва нақши технологияҳои компьютерӣ ва ташаккули салоҳиятҳои компьютерии таълимгирандагон донишмандони зерин аз қабили А.М. Витт, А.Н. Завялов ва дигарон машғул шудаанд.

Ҷанбаҳои назариявиу методии омӯзгорони ояндаи фанни таъриҳ дар факултетҳои таърихи муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ аз тарафи олимони зерин, З.И. Гузненко, М.Н. Дудина, Л.Н. Мазур, В.В.Шоган ва дигарон мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Сарфи назар аз таваҷҷуҳи доимию олимон ба ҷанбаҳои гуногуни омодагии қасбии мутахассисон, асос дорем, чунин ҳисоб кунем, ки дар назария ва амалияи таҳсилоти олии қасбӣ маъалаҳои зиёде мавҷуд мебошанд, ки то ҳанӯз мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор нагирифтаанд ва мо метавонем, омӯзиши масъалаи мазмуну муҳтавои назария ва методикаи таҳсилоти қасбии таърихиро дар контексти парадигмаҳои нави таълимию маърифатӣ номбар кунем. Омӯзиш ва таҳлили монографии адабиёти психологию педагогӣ, нашрияҳои ҷанбаи назарияйӣ ва методӣ дошта, мақолаҳои гуногун дар саҳифаҳои маҷаллаҳо нишон медиҳанд, ки масъалаҳои ТИҚ ба таълим

бахшида шуда, ҳамчун самти муҳимми сифати таҳсилот, асосан, нисбат ба таҳсилоти умумӣ ва камтар нисбат ба таҳсилоти олӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар айни ҳол ҷанбаҳои концептуалию назариявии ин масъала таҳия карда шудааст, дар сурате ки асосҳои илмию методӣ ва таълимию методии истифодаи ТИК дар соҳаҳои мушаҳҳас хеле кам ба назар мерасад.

Ҳамин тариқ, ба мо мұяссар нашуд, ки ягон таҳқиқоти илмии марбут ба омодагии омӯзгорони факултети таърихи муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии педагогӣ дар заманаи истифодаи ТИК дар фаъолияти қасбиро пайдо намоем ва ин далел навғонии мавзуи таҳқиқоти диссертационии моро бо номи «Омодасозии омӯзгорони ояндаи фанни таърих бо истифода аз технологияҳои иттилооти коммуникатсионӣ» ташкил медиҳад.

Сарфи назар аз он ки то андозае масъалаи омодагии назариявию амалии омӯзгорони фанни таърих дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ таҳия карда шудааст, дар ин таҳқиқот ҳусусиятҳои омодагии донишҷӯёни факултети таърих нисбат ба истифодаи ТИК бо дарназардошти тағйирёбии фаъолияти педагогӣ дар шароитҳои иттилоотонидани таҳсилот ба таври кофӣ инъикос ҳудро наёфтааст.

Ҳамин тариқ, **ихтилофоти** зерин дар ин байн дида мешаванд:

- талаботи объективии соҳаи маориф ба омӯзгорони фанни таърих, ки ба истифодаи ТИК дар фаъолияти қасбӣ омодаанд ва сатҳи нисбатан пасти омодагии ин муташаккилӣ нисбат ба ин омодагӣ дар ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии педагогӣ;

-дар рӯ ба рӯи муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии педагогӣ истодани вазифаҳои омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих нисбат ба истифодаи ТИК дар фаъолияти қасбӣ ва ба таври кофӣ набудани коркардҳои илмии шароитҳои педагогӣ ва ҳаллу фасли онҳо дар раванди таълим;

Бо таваҷҷуҳ ба ин **ихтилофот** проблемаи таҳқиқот ифода карда шудааст: шароитҳои педагогии омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих нисбат ба истифодаи ТИК дар фаъолияти педагогӣ чӣ гуна аст?

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи татбиқи нақшай дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи методикаи таълими информатикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ барои солҳои 2020-2025 дар мавзӯи “Таҳсилоти мусоир ва технологияҳои педагогии инноватсионии таълим” ва муқарароти асосии Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 иҷро шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ ошкор ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кардан ва ба таври озмоишӣ санҷидани шароитҳои педагогии баланд бардоштани самаранокии омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар заминаи истифодаи ТИК дар фаъолияти касбӣ мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот:

-кушодани моҳият, мазмуну муҳтаво ва соҳтори омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар заминаи истифодаи ТИК дар фаъолияти касбӣ;

-муайян ва асоснок кардани самтҳои асосии истифодаи ТИК дар фаъолияти касбии омӯзгорони фанни таърих;

-муайян ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кардан ва ба таври озмоишӣ санҷидани шароитҳои педагогии омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар заминаи истифодаи ТИК дар фаъолияти касбӣ;

-муайян кардани унсурҳо ва нишондиҳандаҳои омода будани омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар заминаи истифодаи ТИК ва арзёбии сифатии сатҳи самаранокии он.

Объекти таҳқиқот: фаъолияти таълимӣ-тарбиявии макотиби олӣ оиди омодагии касбии омӯзгорони ояндаи фанни таърих.

Мавзуи (предмети) таҳқиқот раванд ва шароитҳои омодагии касбии омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар заминаи истифодаи технологияҳои иттилоотию касбӣ мебошад.

Фарзияни таҳқиқот. Баланд бардоштани самаранокии касбии омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар заминаи истифодаи ТИК дар фаъолияти касбӣ имконпазир аст, агар:

-моҳият, мазмуну муҳтаво ва соҳтори омодагии омӯзгорони фанни таърих дар заминаи истифодаи ТИК дар фаъолияти касбӣ кушода шавад;

-самтҳои асосии ТИК дар фаъолияти касбии омӯзгорони фанни таърих муайян ва асоснок карда шавад;

-ба амал баровардани ҳамгирои байнифандии силсилаи фанҳои иттилоотию умумикасбӣ;

-таҳияи мазмуни блокиу модулии омодагӣ, ки ҷанбаи истифодабариро ичро мекунад, масъалаҳои умумии истифодаи ТИК дар соҳаи маориф, инчунин, масъалаҳои татбиқи имконоти ТИК дар соҳаи фанни таърих;

-истифодаи технологияи таълими контекстӣ дар раванди омодагии донишҷӯён дар соҳаи истифодаи ТИК.

Марҳала, макон ва давраи таҳқиқот. Ҷамъоварии мавод, омӯзиш ва таҳлили адабиёти вобаста ба мавзӯъ ва объекти таҳқиқот, нашри мақолаҳои

илмӣ ва таҳияи диссертатсия дар тамоми давраҳои таҳқиқотӣ (солҳои 2017-2023) дар се марҳала иҷро гардааст.

Марҳалаи аввал (солҳои 2017-2018) ба масъалаи таҳлили назариявии адабиёти фалсафӣ, психологиу педагогӣ ва илмию методӣ доир ба масъалаи омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар заманаи истифодаи ТИК ҷиҳати омодагии касбӣ равона карда шудааст. Дар марҳилаи тасдиқи озмоиш таҷрибаи кории муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар заманаи омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар соҳаи ТИК таҳлил ва ҷамъбаст карда шуд. Заминаҳои назариявии ҳаллу фасли масъалаи муайян карда шуда, фарзияи корӣ ифода гардида, методҳои таҳқиқот муайян карда шуданд.

Марҳалаи дуюм (солҳои 2019-2020) шароитҳои педагогии баланд бардоштани самаранокии омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих ҷиҳати истифодаи ТИК дар фаъолияти касбӣ ошкор ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шуда, дар ин асос санчишҳои озмоиши педагогӣ гузаронида шуд.

Марҳалаи сеюм (солҳои 2021-2023) таҳқиқот баҳри ба низом даровардан, хулосагирию ҷамъбости натиҷаҳои ба даст омада, ташаккули хулосаҳо, таҳияи матн дар шакли рисолаи номзадӣ баҳшида шудааст.

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот:

-назарияи умумии низом ва низомҳои педагогӣ ва технологияҳо (В.П.Беспалко, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, И.Я. Лернер, П.И.Пидкасистий, Г.К. Селевко ва дигарон);

-консепсияҳои муосири рушди таҳсилоти олии касбӣ (С.И.Архангелский, В.А. Бордовский, Г.А. Бордовский, Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров, В.А. Садовничий, Ю.Г. Татур ва дигарон);

-консепсияи муносибати босалоҳият, ки имкон медиҳад, салоҳиятнокии иттилоотиро ҳамчун яке аз сохторҳои калидӣ дар сохтори омодагии мутахассисон чудо кунем (Л.В. Бочарова, В.И. Байденко, А.С. Белкин, Ф.Э. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, А.Р. Мирзоев, Г.К. Селевко, А.В. Хутарской ва дигарон);

-таҳқиқи масъалаи истифодаи ТИК дар раванди таълим (В.Н. Арефев, П.А. Баранов, С.Р. Григорев, Л.И. Долинер, Д.Ш. Матрос, Е.И. Машбитс, А.И. Петриенко, В.И. Стариченко, Г.М. Троян ва дигарон);

муносибатҳои концептуалӣ нисбат ба методикаи таълими фанни таърих - ҳамчун соҳаи фанние, ки ба принсипҳи дидактикаӣ ва методологияи улуми таърихӣ такя мекунад Л.Н. Александрина, А.А. Вагин, Е.Е. Вяземский, А.Т. Степанишев, О.Ю. Стрелова, М.Т. Студенкин ва дигарон;

-таҳқиқоти назариявӣ ва ба амалия нигаронидашудаи корҳои таҷрибавӣ ва ҷустуҷуйӣ дар соҳаи маърифатӣ (В.С. Безруков, В.И. Загвязинский, А.М. Говиков, Ф.Ф. Шарифзода ва дигарон);

Сарчашмаи маълумот. Барои таҳқиқоти мо ҳуҷҷатҳои меъёри, барномавию концептуалии давлатио қонунгузорӣ доир ба масъалаҳои маориф ва масъалаҳои иттилоотонидани чомеаи Тоҷикистон хеле муҳим мебошанд:

-бахши дуюми сарчашмаҳоро стандартҳои давлатии таҳсилоти умумӣ ва олии касбӣ дар соҳаи маърифатии «Таърих»; барномаҳои мактабӣ ва таҳсилоти олӣ мутобиқ ба фанҳои даҳлдори самти иттилоотию технологидошта: дастурҳои таълимӣ ва нақшаҳои таълимӣ ташкил медиҳанд;

-ҳангоми таҳияи диссертатсия доираи васеи адабиёти педагогӣ, психологӣ, таърихио педагогӣ ва таълимию методӣ мавриди таҳқиқу омӯзиши мо қарор гирифт. Ба ҷузъ аз корҳои бунёдӣ, ки мустақиман ба мавзӯи таҳқиқоти мо алоқаманд мебошанд, инчунин, маводе, ки дар матбуоти даврӣ – рӯзнома ва маҷаллаҳо («ИКТ в образовании», «Информатика в образование», «Компьютер в школе», «Педагогика», «Педагогическая информатика», «Преподавание истории в школе» ва ғайраҳо) ба нашр расидаанд, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтанд;

-инчунин, захираҳои шабакаи Интернет, ки ба мавзуи иттилоотонидани низоми маориф бахшида шудаанд (портали «Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар таҳсилот», «Таърих. Кӯмаку ёрмандӣ ба омӯзгор» ва ғайра) мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Заминаҳои эмпирикӣ ва усулҳои таҳқиқот мутобиқ ба мақсад ва вазифаҳои мавзӯи таҳқиқот методҳои назариявӣ ва эмперикии таҳқиқотӣ мавриди истифода қарор гирифтанд:

-методҳои назариявӣ: муқоисавӣ – таърихӣ, таҳлили адабиёти педагогӣ ва илмию методӣ, ҳуҷҷатҳо доир ба масоили таҳсилот, санадҳои фаъоли меъёрию ҳуқуқӣ доир ба масъалаҳои иттилоотонидан, синтез, муқоиса, хулосагириӣ ва методи амсиласозӣ.

-методҳои эмпирикӣ, дар маҷмуъ, мавриди истифода қарор гирифтанд, ки шомили мавридҳои зерин мебошанд: муқоисаи педагогӣ, пурсиш, анкетапаҳнкунӣ, таҳлили корҳои донишҷӯён, озмоиши педагогӣ, методҳои омори математикӣ, ки ҳангоми коркарди маълумоти ба дастоварда мавриди истифода қарор мегиранд.

Пойгоҳи таҳқиқот факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав дар вилояти Ҳатлон мебошанд. Дар ин озмоишҳо беш аз 190 нафар донишҷӯён иштирок карданд.

Навгонии илмии таҳқиқот:

1.Моҳият, сохтор (истифода, умумӣ ва маҳсус) ва мундариҷаи таълими муаллимони оянда дар заминай истифодай ТИК тавсиф карда шуданд;

2.Чанбаҳои асосии истифодай ТИК дар фаъолияти касбии устодони омӯзгорон, истифодай системаҳои иттилоотии иттилоотӣ муайян карда шуданд;

3.Чузъҳои тайёр кардани муаллими таърих нисбати истифодай ТИК дар фаъолияти

касбӣ - ҳавасманӣ, концепсия ва фаъолияти маърифатӣ муайян карда шуданд;

4.Чустучӯ, бойгоникунӣ ва нигоҳдории иттилооти касбӣ, таъсири умумӣ тавассути воситаҳои мултимедиявӣ, аз ҷумла тасвирҳои эҳсосӣ, шунавоӣ, аудиторӣ ва ҳаракаткунанда, амсиласозӣ ва тарҳрезии объектҳои воқеӣ ва маъзозӣ нишон дода шуданд;

5.Гирифтани тамоми низоми усулҳо, техника ва воситаҳои таълим ва ба таври мунтазам ҳалли муваффақонаи мушкилоти факултети таълимии таърихи таъмин ва пешниҳод карда шуд.

Нуқтаҳои ба ҳимояи пешниҳодшаванда:

1.Таърифи мағҳуми «салоҳияти иттилоотии донишҷӯён» – ҳамчун тавсифи маҷмӯй таълимгиранда, аз тарафи мо ҳамчун сатҳи баланди донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалӣ дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, маҳорати истифодай ин донишҳо дар раванди азҳудкуни барномаҳои асосии таълимии таҳсилоти олии касбӣ, омодагӣ ҷиҳати истифодай техника ва технологияи компьютерӣ дар фаъолияти касбӣ муайян карда шуд.

2.Дар зери мағҳуми омодагии омӯзгори ояндаи фанни таърих (ҳамчун бахши таркибии салоҳиятнокии иттилоотӣ) дар заминай истифодай ТИК дар фаъолияти касбии раванди азҳуд кардани назария ва амалияи истифодай ТИК барои ба амал бароварданӣ ҷамъоварӣ ва интиқол, коркард, нигоҳдорӣ, истеҳсоли иттилооти гуногун (матнӣ, тасвирӣ), татбиқи ҳамкории иттилоотӣ ба мақсади ҳаллу фасли вазифаҳои умумипедагогӣ ва методӣ, инчуни, вазифаҳои тарроҳӣ фаҳмида мешавад.

3.Мақсади омодагӣ, ташаккули омодагие мебошад, ки ҳамчун тавсифномаи мураккаби мутахассис мавриди баррасӣ қарор гирифта шомили унсурҳои зерин мебошад:

-истифодай стандартӣ ва маҳсуси таъминоти барномавӣ ва дастгоҳӣ ба хотири ҳадафҳои маърифатӣ, ҷиҳати ҳаллу фасли вазифаҳои тарроҳӣ;

-мотиватсионӣ (ваҷҳӣ) – кӯшишеро барои ба даст овардани дониш, малака ва маҳоратҳои истифодабарӣ дар соҳаи ТИК;

нисбат ба аз худ кардани методикаҳои омодагии таълимгирандагон дар ин замина дар дарсхои фанни таърих дар назар дорад;

--имконияти истифодаи воситаҳои аброзии барномавӣ, захираҳои электронии маърифатӣ технологияҳои иттилотӣ дар фаъолияти касбӣ;

-асосҳои назариявии таъмини маҳсуси барномавӣ ва дастгоҳӣ барои ҳаллу фасли вазифаҳои тарроҳӣ; методикаҳои омодагии таълимгирандагон нисбат ба истифодаи маҳсуси барномавӣ барои ҳаллу фасли вазифаҳои тарроҳӣ дар дарсҳои фанни таъриҳро дар назар дорад;

-фаъолияти мавҷуд будани маҳорат ва малакаҳои истифодаи таъминоти пойгоҳии маҳсуси дастгоҳӣ ва барномавӣ, инчунин, воситаҳои захираҳои электронии таълимӣ ба мақсадҳои маърифатӣ; донистани методикаи таълими хонандагон бобати истифодаи маҳсуси таъминоти дастгоҳӣ ва барномавӣ дар дарсҳои фанни таъриҳро дар назар дорад;

-маърифатӣ асосҳои дониши ТИК; имконияти истифодаи таъмини пойгоҳию барномавӣ ва дастгоҳӣ, инчунин, истифодаи онҳо ба мақсадҳои маърифатӣ;

4. Дар асоси бозёфтҳои назариявӣ ва таҷрибаи амалӣ модели соҳторио вазифави истифодаи ТИК дар фаъолияти донишҷӯёни факултети таъриҳ таҳия карда шудааст, ки он аз маҷмӯи унсурҳои бо ҳам алоқаманд аз қабили: меъёри пешгӯйкунандай мақсаднок, технологӣ, методӣ, ташкилию вазифавӣ ва натиҷавӣ иборат мебошад, ки имкон медиҳад ба таври муваффақона салоҳиятҳои матлуб, ташаккулёбанд ва дар навбати худ ба аз тарафи донишҷӯён аз худ кардани барномасозии ба объект нигаронидашуда ва маълумоти олии касбӣ ихтисос / самти «Таъриҳ» ва ҳаллу фасли вазифаҳои касбии фаъолияти минбаъда мусоидат мекунанд.

5. Истифодаи самараноки ТИК дар факултети таърихи мактаби олии педагогӣ метавонад фақат ба шарофати истифодаи методикаи илмии таҳия карда шуда, ки дар асоси принсипҳои муттасил, тартиб ва пайдарҳамӣ, ки мантиқан амалӣ карда мешавад, яъне аз омӯзиши донишҳои умуминазариявӣ дар курсҳои поёнӣ то бунёдгарои ҳар чи бештари онҳо, ки зери назари инкишофи пайдарҳамии малака ва маҳоратҳои зарурӣ дар ҳамаи марҳилаҳои таълим дар донишгоҳ бунёд гардидааст, таъмин карда шавад.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки эҳтиёҷоти низоми таҳсилот ба таъминоти таълимӣ-методии фаъолияти таълимӣ дар донишгоҳ аз ҷиҳати илмӣ-назариявӣ асоснок гардид; роҳу воситаҳои самараноки татбиқи онҳо дар шароити фаъолияти таълимии донишгоҳҳои Тоҷикистон муайян шуданд; дарки методологӣ ва методии ҳусусиятҳо ва шартҳои истифодаи ТИК-ро вобаста ба фаъолияти касбии омӯзгорони фанни таъриҳ аз ҷиҳати назариявӣ асоснок гардид; таҳқиқот имкон дод, ки дар сатҳи сифатан нав маҳсусияти захираҳои электронии таҳсилотӣ барои истифодаи ТИК-ро вобаста ба фаъолияти касбии омӯзгорони фанни таъриҳ ошкор карда шавад.

Аҳамияти амалии таҳқиқот иборат аз он аст, ки ба гардиши раванди маърифатию таълимии факултети таърихи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ курси маҳсуси аз тарафи муаллиф таҳиягардида бо номи «Истифодаи ТИК дар фаъолияти касбии омӯзгори фанни таърих», ки дорои маводи назариявию амалӣ, санчишӣ ва маҷмуи супоришҳои таълимӣ барои донишҷӯён мебошад, ки он самтҳои асосии истифодаи ТИК-ро вобаста ба фаъолияти касбии омӯзгорони фанни таърих дар бар гирифта, имкон медиҳад, ки омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих такмил дода шавад. Натиҷаҳои таҳқиқотро дар ҷараёни омодагии омӯзгорони фанни таърих, инчунин мутахassisони дигар соҳаҳои фанҳои гуманитарӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва Донишкадаҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф вобаста ба шаҳр ва минтақаҳои ҷумҳурий мавриди истифода қарор додан мумкин аст.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо муқаррароти аввалияи методологӣ ва назариявӣ; асосноккунии илмии масъалаи таҳқиқот дар асоси таҳлили назария ва амалияи педагогӣ; омӯзиши таҳқиқотро дар соҳаҳои илми психология, педагогика, информатика (технологияи иттилоотӣ), дар таҳсилот; истифодаи методҳои такмилдиҳандай якдигар, мақсадҳои комилан мувоғиқ, вазифаҳо ва мавзуи таҳқиқот; тасдиқи натиҷаҳои таҳқиқот тавассути методҳои оморӣ ва таҳлил; иштироки бевоситаи муаллиф дар фаъолияти касбии омӯзгорӣ, илмӣ-методӣ, таҳқиқотӣ ва ташкили он дар пойгоҳи озмоиши таъмин карда шудааст.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмии кори диссертационӣ. Мазмун ва мундариҷаи диссертатсия ба мазмуни шиносномаи илмии ихтисоси 13.00.08. - Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ (13.00.08.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ) мувоғиқ мебошанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шаҳсии муаллиф дар иштироки бевоситаи ў дар ҳамаи марҳалаҳои таҳқиқот: банақшагирӣ, интихоб ва асосноккунии мавзуъ, тартиб додани соҳтори рисола, муайян кардани мақсаду вазифа ва объекту предмет, ҷустуҷӯ ва дарёғти адабиётӣ зарурӣ доир ба мавзуи таҳқиқот, ҷамъоварӣ ва мураттабсозии натиҷаҳои таҳқиқот ҳамчун додаҳои таҷрибавӣ ва коркарди онҳо, таҳлили натиҷаҳои коркарди додаҳои таҷрибавӣ, таҳия ва нашри мақолаҳои илмӣ, иштирок дар чорабиниҳои илмӣ, ҷамъбасти натиҷаҳои бадастомада ва таҳияи диссертатсия, таҷассум меёбад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои кори диссертационӣ амалан дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот (солҳои 2017-2023) гузаронида шудааст. Муқаррароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои тадқиқот

дар ҷаласаҳои илмии кафедраи методикаи таълими информатика ва конференсияҳои илмии ҳарсолаи дохилидонишгоҳии ҳайати профессорону омӯзгорон, докторантону магистрантон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ муҳокима карда шудааст. Дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ «Масъалаҳои мубрами математика дар замони муосир: дурнамо ва ҳали онҳо» (Душанбе, 2019), «Масъалаҳои мубрами илму маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ», (Кӯлоб, 2020), «Саҳми профессор Шарипов Ф.Ф. дар рушди технологияи иттилооти дар соҳаи таҳсилоти олии касби Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 2021), «Масъалаҳои мубрами математика дар замони муосир: дурнамо ва ҳали онҳо» (Душанбе, 2019) ба нашр расонида шудаанд.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои кори таҳқиқотӣ дар 11 интишороти муаллиф инъикос ёфтаанд, ки аз онҳо 5-тояшро мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашррасида ва б-тои боқимондаашро мақолаҳои дар дигар нашрияҳо бачопрасида ва маводҳои конференсияҳои илмӣ ташкил додаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертационӣ аз баҳшҳои «Муқаддима», «Тавсифи умумии кор», ду боб, баҳши «Хулосаҳо» бо зербахши «Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо», баҳши «Рӯйхати адабиёт» бо зербахши «Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия» иборат аст.

Ҳаҷми умумии диссертатсия аз 183 саҳифаи матни компьютерии бо ёрии протссори Microsoft Word ҳарфчиншуда иборат буда, 25 расму диаграмма ва 11 ҷадвалро дар баргирифтааст. Рақамгузории расму ҷадвалҳо барои ҳар ду боби диссертатсия умумӣ мебошад. Рӯйхати адабиёт фарогири 208 номгӯй мебошад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар муқаддима муҳиммияти мавзуи таҳқиқот асоснок гаштааст, дараҷаи омӯзиш, ҳадаф, вазифаҳо, объект, предмети таҳқиқот муайян карда шуда, навғониҳои илмӣ, дараҷаи омӯзиши мавзузъ нишон дода, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот муқаррар карда шудаанд.

Боби аввал «**Асосҳои илмӣ - назариявии истифодаи ТИК дар низоми таҳсилоти олии касбӣ**» аз се фасл иборат аст.


Фасли якуми боби якум «**Ҷанбаҳои назариявии салоҳиятнокии иттилоотии донишҷӯёни ихтисоси таърих дар заминаи истифодаи ТИК**» номгузорӣ шуда. Таҳаввулоти ҷомеа ба инкишофи маориф алоқаманд аст: бевосита дар ин соҳа заминаҳои инкишофи иҷтимоӣ, психологӣ, умунифарҳангӣ ва касбии ҷомеа гузошта мешавад. Дар чунин шароитҳо

маърифату шинохти оқилонаи олам дар чустучӯи роҳҳои нисбатан оптималӣ (муносиб) инкишофи муосири мутамаддин моҳияти ҳалкунанда касб мекунад. «Инфичори иттилоотӣ», ки бо истиқори чомеаи нав ҳамсафар аст, боиси зиёд шудани ҳаҷми фаъолияти маърифатӣ, интиқоли истеҳсоли донишҳо дар заминаи иттилооти технологӣ, истифодаи васеи компьютер ба ҳайси воситаи ба даст овардани донишҳои нав шуда истодааст.

Барои ин гурӯҳи салоҳиятҳо асосҳои гуногун оварда мешаванд. Аввалан ин салоҳиятҳо ба салоҳиятҳое чудо мешаванд, ки ба ҳамаи одамон тааллуқ доранд, дар айни ҳол аз рӯйи тамоюли худ ба сифатҳои муайянӣ одамон равона карда шудаанд. Сониян, ин гурӯҳи салоҳиятҳое мебошанд, ки асоси онҳоро муносибати ба амалия нигаронидашуда ташкил медиҳад, ки салоҳиятҳои иттилоотӣ низ ба онҳо тааллуқ дорад.

Фасли дуюми боби якум **«Вазъи муосир ва ҳусусиятҳои истифодаи ТИК дар низоми таҳсилоти олии педагогии Ҷумҳурии Тоҷикистон»** унвон гирифтааст. Чомеаи муосири Тоҷикистон, ки майл ба иттилоотгарӣ дорад, дар баробари ҳатмқунандагони муассисаҳои таълимии гуногунсатҳу гуногунсоҳа талаботи хеле қалон мегузорад, аз он ҷумла: маҳорати ба таври зуд таълимгириву бозомӯзии ташаккули салоҳиятҳои касбии мутахассис, аз он ҷумла СИ. Ин талабот ба таври пурра ба ҳатмқунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии педагогӣ тааллуқ дорад, ки вобаста ба талаботи стандарти давлатӣ, бояд на танҳо соҳиби донишҳои бунёдӣ доир ба фанни тадрисшавандаашон бошанд, балки вазифаҳои касбиро бо истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ барои дарёфт, нигоҳдорӣ, коркард ва идоракуни иттилоот, қобилияти кор кардан бо иттилоот дар шабакаҳои компьютериро дошта, ҳаллу фасл намоянд.

Расми 1. – Амсилаи ҳадаф, татбиқ ва бунёд кардани марказҳои таълимӣ



Дар Ҷумхурии Тоҷикистон равандҳои иттилоотонидани низоми маориф ва ҷомеа инъикоси худро дар як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва Барномаҳои давлатӣ ёфтааст. Масалан, бо қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон №502 аз 31 декабри соли 2002 «Барномаи компютерикунонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2007» тасдиқ карда шудааст.

Мақсади ин Барнома мусаллаҳ гардонидани таълимгирандагон ба дониш, малака ва маҳорати кор бо техникаи ҳисоббарор ва бо ин роҳ мутобиқ гаронидани сатҳи омодагии мутахассисон ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад.

Ҳамин тариқ, омӯзиш ва таҳлили асноди меъёрий, инчуни, адабиёти илмии бахшида ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар таълим дар фанҳои гуногуни донишгоҳӣ, имкон медиҳанд, ба ҳайси се унсури асосии ҷараёни таълим тавассути ТИК донишҷӯёни факултети таърихи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии педагогиро ҷудо кунем: ин технологияҳо, таъмини барномавие, ки дар онҳо ин технологияҳо татбиқ карда мешаванд; инчуни таъмини техникие, ки имкон медиҳад дар амал ин технологияҳои мавриди истифода қарор бигиранд.


Ҷадвали 1. Истифодаи ТИК дар ҷараёни таълими таъриҳ

Истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ дар ҷараёни таълими таъриҳ		
Технологияҳо		
Таъминоти технологӣ	Таъминоти барномавӣ	
компьютерӣ проекторӣ таҳтаҳои интерактивӣ кликорҳо ва ғайра	технологияи геоиттилоотӣ технологияи фосилавӣ технологияи ташкили видеоконференсияҳо кейс-технологияҳо	протседураҳои барномаҳои мултимедӣ (фарҳангҳои тафсирӣ электронӣ ва монанди инҳо) барномаҳои тести компьютерӣ

Фасли сеюми боби якум **«Вазъи мусир ва ҳусусиятҳои истифодаи ТИК дар низоми таҳсилоти олии педагогии Ҷумхурии Тоҷикистон»** унвон гирифтааст.

Татбиқи раҳоварди шахсиятию фаъолиятӣ дар асоси ба қайдгирии пурраи ҳусусиятҳои инфиродии омӯзгори оянда ва имконияти ӯ дар ҷараёни фаъолияти фаъоли таълимии худӣ ба амал бароварда мешавад.

Расми 2. – Амсилаи блокҳои таҳияшуда ва мақсадҳо



Навъҳои асосии фаъолият дар ин марҳиларо метавон ба тариқи зайл тавсиф намуд:

-гузаронидани чорабиниҳои ниҳоии назоратӣ. Мақсад –муайян кардани сатҳи ташаккулёбии когнитивӣ ва ва унсурҳои амалиёти омодагӣ;

-анкетапаҳқунӣ ва мусоҳиба бо донишҷӯён. Мақсад – муайян кардани сатҳи ниҳоии ташаккулёбии унсурхое ба монанди мақсаднокию иродавӣ, маърифатӣ ва рефлексивӣ;

-чамъbast намудани натиҷаи ҷараёни ташаккули омодагии омӯзгорони оянда нисбат ба истифодаи ТИК аз тарафи мактаббачагон.

Чадвали 2. – Тавсифи сатҳҳои ташаккули омодагии омӯзгори оянда

Компонент	Номгӯи сатҳ	Тавсифи сатҳо
Гнесеологӣ	Паст	донишҳо барои кор дар муҳити компьютерии таълим донишҳои аввалияе, ки бо дарки бошууруна хос буда, дар хотира сабт шудаанд
	Миёна	донишҳо доир ба кор дар муҳити компьютерии таълим, донишҳои амиқ, аммо ба низом дароварданашуда, ба таври кофӣ чамъbastнашуда
	Баланд	донишҳо доир ба кор дар муҳити компьютерии таълим донишҳои амиқ, ба низом даровардашуда, арзишнок ва бошууруна
Траксиологӣ	Паст	маҳорати мустақилона ҳал намудани масъалаҳои типпии педагогӣ, ки дар муҳити компьютерии таълимий (МКТ) хос намебошад
	Миёна	маҳорати мустақилона ҳаллу фасл намудани масъалаҳои типпии педагогӣ, ки дар муҳити компьютерии таълимий (МКТ) хос мебошад

	Баланд	маҳорат ҳаллу фасл намудани масъалаҳои типпи педагогӣ, ки дар муҳити компютерии таълимӣ (МКТ) хос аст
Аксиологӣ	Паст	мотиватсияи манғӣ ё нейтралӣ дар кори муҳити компютерии таълим. Муносабати маънодор ва арзишманд
	Миёна	
	Баланд	мотиватсияи мусбат дар чи?

Ҳамин тариқ, ташаккули омодагии омӯзгори оянда нисбат ба кор дар муҳити компютерии таълим тавассути амсилаи таҳияшуда барои ин ҷараён, ки ба муносабати босалоҳият дар таҳсилоти касбӣ асос ёфтааст, амалӣ карда мешавад.

Боби дуюм «**Таъмини самаранокӣ ва татбиқи ТИК дар муасссаҳои таҳсилоти олии касбӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон**» номгузорӣ шуда, аз се фасл иборат аст.

Фасли якуми боби дуюм бо номи «**Амсилаи мукаммалсозии истифодаи ТИК дар низоми таҳсилоти олии педагогии Ҷумҳурии Тоҷикистон**» мебошад.

Дар ибтидои кор таҳқиқоте, ки ба технологияҳои педагогӣ дар таҳсилот бахшида

шуда буданд, афзalan ҷараёни таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуимиро

матраҳ мекарданд. Дар ин баробар тадриҷан корхое пайдо мешуданд, ки хусусиятҳои истифодаи технология дар низоми таҳсилоти олии касбиро мекушоданд.

Омӯзгори муосир ҳангоми омодагӣ ва гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ мутобиқ ба блокҳои гуногуни нақшай таълимӣ технологияҳои иттилоотиро ҳамчун олот мавриди истифода қарор медиҳанд.

Ҷадвали 3. – Марҳилаҳои рушди ТИК дар ҷараёни таълимию маърифатии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

Принсипи коркарди иттилоот	Абзоролот	Иртиботот
Дастӣ	ВараЬ, қоғаз, китоби чопӣ	Почта
Механикӣ	Дастгоҳҳои механикӣ	Почта
Барқӣ	Дастгоҳҳои барқӣ	Почта
Электронӣ	Воситаҳои электронии ҳисоббарор	Почта
Компьютерӣ	Компьютери инфиродӣ	Шабакаи маҳаллӣ
Шабакавӣ	Шабакаи маҳаллӣ ва глобалии компьютерӣ	Шабакаи маҳаллӣ ва глобалӣ

Дар марҳилаи муосири рушди технологияҳо фаъолияти омӯзгор ва донишҷӯён шомили кори аудиторӣ бо истифодаи воситаҳои дастгоҳӣ ва барномавӣ, инчуни, имконияти шабакаи Интернет мебошад. Истифодаи ТИК донишҷӯёро ба фаъолияти таълимии эҷодӣ таблиғу ташвиқ мекунад.

Фасли дуюми боби дуюм «**Татбиқи амсилаи иттилоотонии омӯзгорони ояндаи таърих дар низоми таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон**» номгузорӣ шуда, ин фасл марҳилаҳои асосии озмоиши педагогии гузаронидай мо мавриди омӯзишу баррасӣ қарор мегиранд. Дар ҷараёни гузаронидани он самаранокии шароитҳои педагогии ташаккули омодагии омӯзгорони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ нисбат ба истифодаи ТИК-и таълимӣ дар факултети таърихи санҷида шудаанд.

Корҳои озмоиши дойир ба ташаккули донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ нисбат ба истифодаи ТИК-и таълимӣ дар пойгоҳи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ гузаронида шуд.

Мақсади ин марҳилаи корҳои таҷрибавию озмоиши аз амалӣ намудани амсилаи пешниҳод карда шудаи ташаккули ТИК-и донишҷӯён дар ҷараёни ба иттилоотии таълимӣ нигаронидашудаи факултети таърихи муассисаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ иборат мебошад.

Вазифаҳои озмоиши:

-асоснок кардани принсипҳои асосии ташкили ҷараёни таълими муассисаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ дар матни иттилоотонидани он;

-кушодани шароитҳои нисбатан самараноки ТИК-и донишҷӯён дар ҷараёни таълимӣ дар заминай иттилоот барасмиятдаровардашуда;

-муайян кардани стратегияи умумӣ ва олоти технологие, ки ТИК-и такмили таълимиро дар шароитҳои иттилоотонидани ҷараёни таълими факултети таърихи муассисаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ таъмин мекунад.

Объекти таҳқиқот инҳо буданд: гурӯҳҳои озмоиши ва назоратии донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (курсҳои 1-4). Гурӯҳҳои озмоиши донишҷӯёне буданд, ки аз рӯйи ихтисоси таърих ва ҳуқуқ таҳсил мекарданд.

Тавсифи интихоб. Дар маҷмуъ, мутобиқ ба барномаи маҳсуси озмоиши 200 нафар донишҷӯёни курсҳои гуногуни муассисаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ фаъолият намуданд.

Методикаи таҳқиқот пешбинӣ карда буд:

- анкетапаҳнкуй ва раддабандӣ;
- мусоҳиба;

-ворид кардани мушоҳида;
-таҳлили компаратистии натиҷаҳои озмоиши ташхисӣ ва ташаккулдиҳанда;

-мониторинги (омӯзиши) фаъолияти таълимӣ ва таҷрибаи педагогии донишҷӯёни факултети таърих.

Барои амалӣ ва татбиқ намудани мақсадҳои гузошта шуда ва вазифаҳои ифода гардида, таҳқиқоти равоншиносию омӯзгорӣ доир ба ин масъала таҳлил карда шуда ва дар қисмати ташхиси озмоиш натиҷаи андозагириҳо таҳлил карда шуданд. Ин амр ба мо имкон дод ба таври коғӣ ва возех шароитҳои асосии педагогиеро, ки ба ташаккули бомуваффақияти ТИК-и омӯзгори оянда таъсир мерасонад, муайян кунем, ки инҳо мебошанд:

-инкишофи дастурҳои иттилоотиу иртиботӣ дар фаъолияти касбии педагогӣ;

-аз худ кардани ТИК-и таълимии ба шахсият нигаронидашуда дар матни технологияҳои педагогӣ;

-аз худ кардани таҷрибаи аввалини субъект ҳамкории субъектӣ доир ба истифодаи ТИК дар ҷараёни таълим.

Дар озмоиш 100 нафар иштирок намуданд. Бо таваҷҷуҳ ба ин маълумот гурӯҳҳои озмоиши дар ҳайати 78 нафар муайян карда шуда буданд, гурӯҳҳои назоратӣ бошанд аз 30 нафар (таърих), дар факултети таърихи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ ва дар факултети таърих ва ҳуқуқ 48 нафар (Информатика) Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав ташкил медоданд.

Интихоби методика. Мо методикаи таҳқиқи ТИК-таълимии омӯзгорони ояндаро таҳия кардаем (ҷадвали 4).

Ҷадвали 4. – Методикаи таҳқиқи ТИК-таълимии омӯзгорони оянда

Унсурҳо (компонентҳо)	Меърҳо ва нишондиҳандаҳо	Методҳои таҳқиқот
Унсурҳои арзишию мотиватсионӣ	Самти касбии шаҳс (сатҳи мотиватсияи касбӣ, кӯшиш ба ҳудташкилкунӣ, ҳудомӯзӣ ва рефлексия)	Таҳлили натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ, беруназсинфии донишҷӯён, тестгузаронӣ, анкетапаҳнкунӣ, мушоҳида
Унсури технологӣ	Омодагӣ ба ТИК-фаъолият (мачмуи маҳорат ва малакаҳои ТИК-фаъолият)	Таҳлили натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ, беруназсинфии донишҷӯён, тестгузаронӣ, анкетапаҳнкунӣ, мушоҳида

Унсури маърифатӣ	Омодагӣ ба татбиқи донишҳои касбӣ ва маҳоратҳо (маҷмӯи маҳорат ва малакаҳои ТИК-фаъолият)	Таҳлили натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ, беруназсинфи донишҷӯён, тестгузаронӣ, анкетапаҳнкунӣ, мушоҳида
------------------	---	--

Дар поён мо натиҷаҳои ба даст овардае, ки унсурҳои ТИК салоҳиятнокии гурӯҳи озмоиширо нишон медиҳад, баррасӣ хоҳем кард.

Тавсифи унсурҳои мотиватсионию арзишӣ бо натиҷаи бахши мувоғиқи саволномаи «Хударзёбии ТИК-и салоҳиятнокӣ».


Ҳамчун ҳолатҳои афзалиятнок омӯзгорони оянда он ҳолатҳоеро, ки интихоби касбии онҳоро муайян кардаанд, ҷудо карданд: дурнамо барои ба ҷой кор таъмин шудан, шавқу ҳавас ба касби оянда, фоиданокӣ ва амҳмиянокии он касб, ба даст овардани сатҳи баланди донишҳо доир ба истифодаи ТИК дар фаъолияти ояндаи касбӣ.

Курсҳои якум ба таври ҷисмонӣ талаботи нисбат ба сатҳи аз худ кардани ТИК-худро ҳамчун хатмкунандай мактаби олии педагогӣ тасаввур карда наметавонанд. Фақат 20,8% пурсидашудагон ҷавоби мусбат додаанд, боқӣ ба таври хеле заиф тасаввур мекунанд ва ё тамоман тасаввурот надоранд.

Ҳиссаи 39,8% пурсидашудагон таъкид кардаанд, ки таҳсил ба интизориҳои онҳо ҷавобгӯ мебошад, 12,7% донишҷӯён бошанд, изҳори норозигӣ кардаанд.

Фикру андешаи донишҷӯён дар бораи он ки фанҳои таълимӣ дар мактаби олий ба васеъ ва амиқ шудани донишҳои касбӣ мусоидат мекунанд 70,1%, дар мавриди худ асоси

муносибера барои ташаккули ТИК салоҳиятҳо бунёд мегузоранд.




Расми 3. – Диаграммаи андешаҳои пурсидашудагон дар таҳсил

Пурсидашудагон ба масъалаи истифодаи ТИК дар фаъолияти таълимӣ, инчунин, фаъолияти фориг аз дарсӣ ва иҷтимоӣ дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ки ба мутобиқшавии муваффақонаи курсҳои якум мусоидат мекунанд, баҳои хеле баланд додаанд.

Дар байни омилҳое, ки ба таври мусбат ба ҳоҳиши хондан дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҷиҳати аз худ кардани салоҳиятҳои касбии омӯзгори оянда мусоидат мекунанд, инҳо мебошанд: эътиමоду боварӣ ба муҳиммият ва аҳмиятнокӣ маводи омӯхташаванда барои фаъолияти касбӣ ва, инчунин барои омӯзгори оянда дар фаъолияти баъдии кориаш лозим мешаванд.

Муҳити иттилоотиро дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 46,6% пурсидашудагон мусбат ва 18,2% манғӣ арзёбӣ намуда теъдоди 31,4% дар посух мушкилӣ қашиданд.


Теъдоди хеле зиёди донишҷӯёни курси якум талабот нисбат ба сатҳи омодагии касбии худро ҳамчун омӯзгори оянда, таҳассуси худро доир ба касби интихобшуда 53% ба таври хуб тасаввур мекунанд.



Расми 4. – Диаграммаи омилҳо дар таҳсил


Инчунин, сабабҳои алоқамандии шахсии омӯзгори оянда ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи ТИК салоҳиятнокӣ ошкор карда шудаанд: сарфаҷӯи вақт ҳангоми омода намудани СРС ва машғулиятҳои семинарӣ, таваҷҷӯҳ ба шакли таҳсияи маводи дарсӣ, гузариш ба сатҳи нави раванди иттилоотии таълимию маърифатии шахсият.

Дар фасли дуюми пурсишнома сатҳи хударзёбии омӯзгорони оянда аз рӯйи таълими технологиي ТИК муайян карда шуд.



Расми 5. – Амсилаи маҳоратҳои воситаҳои ташкили иттилоотӣ


Ҳамин тариқ: бештар аз 94% донишҷӯёни курси якум малакаҳои кор ва усулҳои амалиёти файлро балад мебошанд, бо файлҳо дар барандагони хориҷии гуногуни иттилоот кор карда метавонанд 93% пурсидашудагон, бо замимаҳои омодаи офис Microsoft кор карда метавонанд 85,4% донишҷӯён, малакаҳои бойгонисозӣ ва бо фишурда намудани файлҳо –78% донишҷӯён балад мебошанд.



Расми 6. – Диаграммаи имкониятҳои тағйирёбандай барномаҳо

84,9% пурсидашудагон ба таври мустақилона наслб кардани техникаи ёрирасон ба монанди принтер, сканер ва амсоли инро баладанд 82% пурсидашудагон қайд карданнд, ки метавонанд ба шабакаи Интернет алоқа барқарор кунанд 55,6%, барномаҳои антивирусиро наслб ва таҷдид карда метавонанд 44,5% донишҷӯён метавонанд аз захираҳои интернет барои фаъолияти таълими истифода намоянд, 51% пурсидашудагон дар бораи

мушкилоти кор бо барномаи Excel иттилло доданд, ки ин барнома имкон медиҳад ҷадвали додашудаҳоро сохта, онро коркард кунанд, графика ва диаграмма бисозанд ва масъалаҳои математикиро ҳаллу фасл намоянд.



Расми 7. – Диаграммаи пурсидашудагон ба таври мустақилона.

74,8% пурсидашудагон усулҳои сохтани презентатсияҳои электрониро намедонанд, 48,5% икрор карданд, ки дар презентатсия илова кардани ҳар гуна расмҳо ва тасвирҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоро балад нестанд, аксарияти донишҷӯён барои сохтани презентатсия аз барномаи Power Point истифода намекунанд.



Расми 8. – Диаграммаи пурсидашудагон оид ба сохтани презентатсияҳо

47% донишҷӯён малакаҳои кор бо пойгоҳҳои сервисӣ ва технологияҳои интернетро балад мебошанд; 55,4% донишҷӯён шабакаи Интернетро ба мақсадҳои таълимӣ-маърифатӣ истифода мебаранд, яъне барои баромадҳои худ тезис тайёр мекунанд ва супоришҳои фанҳои дигарро ичро мекунанд; бештар аз 90% пурсидашудагон аз алоқаи мобилий истифода мебаранд.



Расми 9. – Диаграммаи пурсидашудагон оид ба истифодабарии шабакаҳои Интернетӣ ва алоқаҳои сотӣ

Таҳлили натиҷаҳо нишон доданд:

35% довталабоне, ки ба муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дохил мешаванд, дар хона имкони дастрасӣ ба шабакаи Интернет доштаанд, дар шаҳр бошад, бештар аз 50% довталабон ин имконро доштанд; -шабакаҳои иҷтимоии маъруф барои донишҷӯён шабакаҳои «В-контакте», «Одноклассник», «Фейсбук», «Инстаграм» ва «Тик-ток» мебошанд;

ба унсурҳои таълими фосилавӣ ба монанди e-lernin таълими электронӣ, m-lernin – таълими мобилий 10 нафар аз пурсидашудагон шиносанд. Ба замимаҳои офис Microsoft Office барои кор бо ҳуҷҷатҳо дар шабака 12 нафар пурсидашудагон шинос мебошанд.


Маълумоти пурсишнома нишон дод, ки дар маҷмуъ донишҷӯён доир ба истифодаи ТИК сатҳи кофии донишҳоро надоранд - 68,2%.

Дар маҷмуъ, таҳлили натиҷаҳои марҳилаи тасдиқи таҳқиқот сатҳи нокифояи донишҳо ва маҳоратҳои курсҳои якум дар соҳаи истифодаи ТИК-ро нишон дода, зарурати ташаккули педагогии ТИК-и омӯзгорони ояндаро дар шароитҳои муассисаи таҳсилоти олий мубрам месозад.

Фасли сеюми боби дуюм **«Таҳлил ва арзёбии натиҷаҳои озмоишиҳои педагогӣ оид ба масъалаи таҳқиқот дар муасссаҳои таҳсилоти олии касбӣ»** унвон дорад, дар асоси метод ва методологияи дар боло зикршуда, ташхиси натиҷаи муташаккилии ТИК-и омӯзгорони ояндаи таъриҳ анҷом дода шудааст.

Натиҷаҳои бадастовардашударо, ки унсурҳои ТИК-и таълими гурӯҳҳои озмоиширо тавсиф менамояд, мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Донишҷӯёни курси 4 гурӯҳи озмоишиӣ пурсида шуданд. Мутобиқ ба натиҷаҳои марҳилаи ташаккулӯбӣ ин гурӯҳро бо ишораи ГО-2 номгузорӣ мекунем (ГО-гурӯҳи озмоишиӣ).

Тавсифи унсури далелҳои арзишӣ мутобиқ ба натиҷаҳои ҷамъбастии буриши бахши дахлдори саволномаи «Хударзёбии ТИК-салоҳият» пешниҳод карда шудааст.



Расми 10. – Диаграммаи омилҳои тамоюли касбии шахсият

Муҳити электронии иттилоотии таълимиро дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мусбат арзёбӣ карданд – 73,1%.


Сабабҳои таълимию маърифатӣ нисбатан собит мубрам гаштанд - 113,7: барои он ки донишҳои амиқ ва устувор ба даст биоварӣ.

Минбаъд – сабаби шаъну эътибор - 110,7: барои он ки меҳоҳам дар байни донишҷӯёни беҳтарин бошам.

Сабабаҳои сарфи назар кардан мавқеи худро дар ин силсила тағйир надодаанд.

Сабабҳои иртиботии фаъолияти таълимӣ ба ҷойи охир кӯчиданд - 100,5 ба андешаи мо, сабаби ин аҳамияти бештари сабабҳо дар марҳилаи мутобиқшавии курсҳои якум ба муҳити робитавии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буд.


Динамикаи сатҳҳои муташаккили унсури мотиватсионию арзишӣ ГО-1 ва ГО-2 ба тариқи зайл мебошанд:



Расми 11. – Диаграммаи рушди унсури мотиватсионию арзишии ТИК-и таълимӣ (ГО-1, ГО-2)

Ҳамин тарик, ин натиҷаҳо дар бораи сатхи афзоишёфтаи мотиватсияи касбии донишҷӯён-хатмкунандагон, ки аз таҳсили бомуваффақияти онҳо дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бармеояд, гувоҳӣ медиҳад.


Динамикаи мусбатро мо дар рушди салоҳиятҳои технологияи ТИК-и таълим низ муайян кардем.



Расми 12. – Диаграммаи рушди унсури технологияи ТИК (ГО-1, ГО-2)

Ҳамин тарик, таҳлили натиҷаи пурсишҳо нишон медиҳад, ки донишҳои хатмкунандагон дар соҳаи ТИК ба таври кофӣ баланд мебошад, ки дар бораи муташаккилии унсурҳои технологияи ТИК-и таълимии омӯзгорони оянда гувоҳӣ медиҳад.

Таркиби муҳимми унсурҳои технологияи донишҷӯён маҳорат ва малакаҳои таҳияи тарҳҳои педагогӣ бо истифодаи ТИК мебошад. Натиҷаи ҳимояи корҳои курсии лоиҳаи донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиший (дар муқоиса бо натиҷаҳои донишҷӯёни ГН-1 (гурӯҳҳои назоратӣ)-ро дида мебароем.



Расми 13. – Диаграммаи натиҷаҳои ҳимояи корҳои курсӣ ва лоиҳаҳои ГН-1 ва ГО-2

Аксари донишҷӯён лоиҳаҳои худро ба баҳоҳои «хуб» ва «аъло» ҳимоя карданд - 50%.

Нағз хондан аз рӯйи фанҳои «Информатика», «Таърих» 100%-ро ташкил дод. Дар маҷмуъ, метавон зухури сатҳи баланди дониш ва маҳорати донишҷӯёнро дар ҷараёни омӯзиш ин фанҳо ва тасдиқи натиҷаҳои ҷамъбастии атtestатсияи хатм дид.

Ҷадвали 5. - Натиҷаи атtestатсияи хатм, ҳамткунандагони равияи Информатика (ГО-2)


Самтҳои омодагӣ	Теъдод (рӯзона)	Арзёбӣ							
		Аъло		хуб		Қаноатбахш		Ғайриқаноатбахш	
		Теъд.	%	Теъд.	%	Теъд.	%	Теъд.	%
Инфор	48	32	6,0	16	0,0	2	5,0	–	–



Расми 14. – Диаграммаи натиҷаҳои атtestатсияи хатми самти информатика ГО-2

Ҷадвали 6. – Натиҷаи атtestатсияи хатм, ҳамткунандагони равияи таърих (ГН-2)

Самтҳои омодагӣ	Теъдод (рӯзона)	Арзёбӣ							
		Аъло		хуб		Қаноатбахш		Ғайриқаноатбахш	
		Теъд.	%	Теъд.	%	Теъд.	%	Теъд.	%
Таърих	30	8	0,0	12	0,0	–	–	–	–



Расми 15. – Диаграммаи натицаҳои аттестатсияи хатм самти информатика ГО-2


Таҳлили муқоисавии маълумоти пешниҳодшуда ГО-2 ва ГН-2 дар бораи самаранокии кори мақсаднок доир ба ташаккули ТИК-и омӯзгорони ояндаи гурӯҳи озмоишӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Дар айни ҳол ин натиҷа ба андешаи мо кофӣ нест. Аз ин рӯ, натицаҳои таҳлили муқоисавии натицаҳои аттестатсияи хатми хатмкунандагони соли 2013 (ГН-1) ва соли 2019 (ГО-2) самти информатика чунин аст.

Чадвали 7. – Натиҷаҳои таҳлили муқоисавии натицаҳои аттестатсияи хатми хатмкунандагони соли 2013 (ГН-1) ва соли 2019 (ГО-2) самти информатика

Аттестатсияи хатм	Гурӯҳи назоратӣ-1		Гурӯҳи озмоишӣ-2	
	Теъдори донишҷӯён	%	Теъдори донишҷӯён	%
Аъло	16	59,2	33	66,0
Хуб	11	40,7	15	30,0
Қаноатбахш	0	0	2	4,0
Ҳамагӣ	27		50	50

Маълумоти ба даст овардашуда ба мо имкон доданд, сатҳи малакаҳои корбари ТИК хатмкунандагони соли хатми 2018 (ГН-1) ва соли хатми 2019 (ГО-2)-ро таҳлили муқоисавӣ намоем.



Расми 16. – Диаграммаи таҳлили муқоисавии натицаҳои аттестатсияи хатми ГН-1 ва ГО-2

Таҳлили маълумоти пешниҳод кардашуда нишон медиҳад, ки афзоиши сифатии сатҳи муташаккилӣ дар донишҷӯёни ГО ба вучуд омадааст, мутаносибан сатҳи муташаккилии теъдоди донишҷӯён бо сатҳи миёна ва паст коҳиш ёфтааст.

Барои тасдиқи натиҷаҳои ба дастомада, инчунин, маълумоти пурсишҳои озмоиши гузаронида шуда дар байни аъзоёни комиссияи аттестатсияи хатм аз рӯйи самти «Информатика» барои солҳои 2019-2020 таҳлил карда шуданд.

Арзёбии коршиносӣ барои ҳар як унсур ба таври ҷудогона гузаронида шуд (мотиватсионию арзишӣ, технологӣ, когнитивӣ) аз рӯйи ҷадвали панҷбала дар асоси методикаи профессор Б.Ф. Файзализода¹:

«5» – хусусият, сифати ба таври возех равшан, ба таври устуворона ва доимӣ ҳудро нишон медиҳад;

«4» – хусусият, сифати ба таври возех равшан, аммо ҳудро ҳамеша ба таври возех нишон намедиҳад;

«3» – хусусият, сифат ҳаст, аммо ба таври хеле заиф ҳудро нишон медиҳад;

«2» – хусусият, сифат хеле паст аст, қариб, ки вучуд надорад.

«1» – хусусият ва сифат вучуд надоранд.

Маълумот дар барномаи Microsoft барои Windows коркард карда шудаанд.

Бо таваҷҷуҳ ба нишондиҳандаҳое, ки мо таҳия кардем, сатҳи ташаккулёбии ТИК ва натиҷаҳо тариқи зайл мебошанд (ҷадвали 11).

Ҷадвали 8. – Сатҳи ташаккулёбии ТИК ва натиҷаҳо

Натиҷаҳои таҳлили сатҳи муташаккилии ТИК ГН-1 ва ГО-2		Ҷустуҷӯи маърифатӣ		Касбӣ-эҷодӣ	
ГН-1	ГО-2	ГН-1	ГО-2	ГН-1	ГО-2
2,3	0	54,5	32,2	43,4	67,6

Вақте самаранокии амсилаи татбиқшаванда малакаҳои корбарии ТИК-и омӯзгорони ояндаро таҳлил мекунем, бармеояд, ки тағйироти сифатие дар донишҷӯёни гурӯҳи озмоиши ӯ ба вучуд омадааст:

¹ Мирзоев, Ҷ. Ҳ. Асосҳои педагогии ташхис ва арзёбии натиҷаҳои салоҳиятнокии таълими технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ [Матн] / Ҷ.Ҳ. Мирзоев, Б.Ф. Файзализода // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. – 2020. – № 2 (35). – С. 108-117. – ISSN 2222-9809.-С. 108-117

-аксарияти донишчүён тамоюл ба татбиқи мусбат нишон медоданд; лоихаҳои эҷодии ТИК-ро бо шавқу ҳаваси зиёд ичро мекарданд, дар бозиҳои зеҳнӣ ба таври фаъолона иштирок мекарданд;

-боварии күшоду равшан ба омӯзгор ва ҳамкурсон нишон медоданд;

сабру таҳаммул ва муоширату иртибот аз худ нишон медоданд, қобилията муошират дар вазъиятҳои проблемавӣ;

-аксари донишчүён ба муайян кардани стратегияҳои мақсадноки ТИК-и таълим кӯшиш мекарданд; дар ҷараёни татбиқи амалҳои барномарезишуда таваҷҷӯҳро ба ҷойҳои заиф равона карда, ба мақсади гузошташуда ва натиҷаи муайян муваффақ шуданд.

Таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот ба мо имкон медиҳад, ба хулосае биоем, ки фарзияи моро тасдиқ мекунад. Мушоиати педагогӣ, ки барои сохтани шароитҳои маҳсус дар ҷараёни таълим равона карда шудаанд, ба ташаккули малакаҳои корбари ТИК-и

омӯзгорони ояндаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мусоидат мекунанд.

ХУЛОСА

Дар айни замон ба таври умум эътироф карда мешавад, ки иттилоотонидан як навъ катализатори дигаргуниҳои низомнок ҳам дар иқтисодиёт ва ҳам дар соҳаи маориф мебошад. Солҳои охир дар Тоҷикистон раванди фаъоли рушди фазои иттилоотии таълимӣ ҷараён дорад. Бисёре аз донишгоҳҳо, аз ҷумла донишгоҳҳои педагогӣ, лоихаҳои инноватсиониро таҳия ва амалӣ мекунанд, ки дар онҳо технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии таълим ҷойгоҳи муҳимро ишғол мекунанд. Бо вуҷуди ин, вазифаҳои эҷоди технологияҳои сифатан нави иттилоотӣ ва педагогӣ, ки ҳам саводнокии компьютерӣ ва ҳам салоҳияти иттилоотии хонандагонро дар низоми таълими муттасил баланд мебардоранд, аҳамияти худро доранд. Дар ин бобат ба омода намудани кадрҳои соҳаи маориф, ҷорӣ намудани мунтазами маводи таълимию методии таҳия ва санҷидашуда дар муассисаҳои таълимии тамоми зинаҳо дикқати маҳсус дода шавад. Бесабаб нест, ки ҳусусияти фарқунандаи таҳсилоти олии касбии муосири тоҷик ин самт дар низоми омода

намудани мутахассисони оянда ба ташаккули омодагӣ ба истифодаи ТИК дар фаъолияти педагогӣ мебошад:

Таҳлили илмии заманаи ҳукуқию меъёрии таҳсилоти муосири касбии омӯзгорӣ имкон дод, ки тамоюли пайдошуда ва ташаккулёфтai муносибати салоҳиятнок нисбат ба тарбияи кадрҳои педагогӣ муайян карда шуда, эҳтиёҷоти иҷтимоию давлатии омӯзиши объект ва предмети таҳқиқоти

мазкур оид ба ташаккули омодагии донишчӯёни донишгоҳи омӯзгорӣ ба истифодаи таълими ТИК дар мисоли донишчӯёни факултети таърих ва ҳуқуқи ДДБ ба номи Носири Ҳусрав тавассути ТИК дар марҳилаи ҳозира пайгирӣ ва асоснок карда шавад. Ҳамзамон, дар таҳқиқот самти таҳияи қисми мақсадгузорӣ ва асоснокии консептуалӣ ва барномавии тайёр кардани мутахассисон барои соҳаи маориф ҳамчун заминайи потенсиалии заминавӣ ва ҳуқуқии таҳияи модели методии муаллиф баромад меқунад;

Дар асоси омӯзиш ва таҳлили васеи адабиёти илмӣ равишҳои асосии назариявии муайян намудани моҳият ва соҳтори СИ ҳамчун мағҳуми асосии таҳқиқоти мазкур муайян карда шуданд [3-М];

Таърифи мағҳуми омодагии иттилоотии донишчӯёни донишгоҳи омӯзгорӣ ҳамчун сифати ҷудошаванд, ки бо сатҳи баланди донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалӣ дар соҳаи истифодаи ТИ, қобилияти истифода бурдани ин дониш ва малакаҳо дар раванди азхудкуни барномаи асосии таълимии таҳсилоти олии қасбӣ барои таъмини сифати баланди раванди таълим онҳо тавсиф карда мешаванд, дода шудааст [8-М];

Аз ин рӯ, натиҷаи фаъолияти низоми омодагии омӯзгорони оянда нисбат ба истифодаи он дар ҷараёни таълимию тарбия, ки сифати ҳамгирои шаҳсиятро дар натиҷаи аз худ кардани донишҳои ҳамгирои назариявиу методӣ, методӣ ва амалӣ ва фаъолгардонии маърифатӣ, ангезавӣ ва ҳиссииётӣ-иҳтиёрии донишчӯёнро дар назар дорад мебошад [3-М];

Нишондиҳандаи асосии муайянкунандай ташаккули ин сифат дар байни хонандагон динамикаи тағйирёбии сатҳи омодагии онҳо аз репродуктивӣ ба тадқиқот ва аз он ба эҷодкорӣ мебошад;

Дар асоси омӯзиши доираи васеи адабиёти фалсафӣ, психологӣ, педагогӣ ва методӣ амсилаи соҳторӣ ва функционалии ташаккули омодагии хонандагон бо истифодаи ТИК таҳия ва тавсиф карда шудааст. Амсила маҷмууи унсурҳои ба ҳам алоқаманди зерин: ҳадаф, методологӣ, мундариҷа, ташкилӣ, мурофиавӣ, технологӣ, меъёрий-арзёбӣ, ислоҳӣ ва иҷроишро дар назар дорад. Дараҷаҳои ташаккули омодагии иттилоотии донишчӯёни факултети таърихи донишгоҳи омӯзгорӣ (паст, миёна, олий) тавсиф карда шудаанд;

Раванди ташаккули омодагии иттилоотии ҳатмкунандагони ояндаи факултети таърих пайваста ва афзоишёбанда нишон дода мешавад. Бо ин равиш барои донишчӯён зарур аст, ки ҳамаи фанҳои технологияи иттилоотӣ, ки дар барномаи таълимии факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Ҷохтар ба номи Носир Ҳусрав пешбинӣ шудааст, пайваста омӯзанд;

Чунин ташкили раванди таълим аз омӯзиши донишҳои умумии назариявӣ дар курсҳои поёнӣ, то бунёдисозии ҳар чи бештари онҳо, ки бо

методикаи ташаккули маҳоратҳо ва малакаҳои зарурӣ дар зинаҳои минбаъдаи таҳсил дар донишгоҳ ҳамроҳ мебошад, имкон медиҳад, ки омодагии иттилоотии донишҷӯёни факултети таърих ҳар чи бештар ба таври пурмаҳсул рушд ёбад.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

Барои арзёбии омодагии иттилоотии донишҷӯёни факултетҳои равияи таърих маводи обзорӣ ва методӣ таҳия ва пешниҳод карда шудааст.

Шартҳои асосие, ки ба баланд шудани сатҳи омодагии омӯзгорони оянда ба истифодаи ТИК ҳамчун воситаи дониш мусоидат мекунанд, инҳо мебошанд:

-ташкили маҷмӯи усулҳо, шаклҳо ва воситаҳое, ки ташаккули омодагии ахборро таъмин менамоянд;

-тамоюли инноватсионии таълим, ки ба фаъолияти бошууруна ва фаъол доир ба омӯзиш, истифода ва таҳияи муносибатҳои нав нисбат ба ҷараёни таълимию трабиявӣ тавассути ТИК характернок аст;

-хислати эҷодии аз худ кардан донишҳо ва маҳоратҳое, ки ташаккули таҷрибаи фаъолияти эҷодиро дар назар дорад. [3-М];

Татбиқи таҷамӯи шароитҳои ҷудошуда, ҳамон тавре ки тадқиқоти озмоиши нишон медиҳад, ба даст овардани натиҷаҳои аз ин ҳам баланд дар омодагии омӯзгорони ояндаи таърихро таъмин мекунад. Ин амал дар он зоҳир мегардад, ки дар ҷараёни корҳои таҷрибавию озмоиши сатҳи омодагии донишҷӯён нисбат ба истифодаи ТИК дар ҷараёни таълиму тарбия ба таври назаррас афзоиш меёбад.

Дар асоси тадқиқотҳое, ки мо доир кардем, метавон як қатор тавсияҳои амалиро ишора карад, ки ба такмили омодагии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии

омӯзгорӣ равона карда шудаанд:

-зарур аст, ки корҳо доир ба истифодаи ТИК дар таълими ҳамаи фанҳо аз он ҷумла таърихи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ ҳамчун воситаи ҳаллу фасли вазифаҳои мушаххас пеш бурда шаванд;

пеш бурдани нақшаҳои таълим, барномаҳо ва воситаҳои таълим оид ба педагогика, психология, методикаҳои ҳусусии таълими баҳшҳо доир ба - истифодаи ТИК лозим аст; зарур аст, ки омодагии мӯчаддади омӯзгорони кафедраҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ доир ба асосҳои истифодаи ТИК дар таҳқиқотҳои психологӣ амалӣ карда шаванд.

Натиҷаҳои кори мо имкон медиҳад, ки дар мавриди такмили минбаъдаи раванди таълимию трабиявии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар соҳаи омодагии омӯзгорони оянда, ки ба таври самаранок ТИК-ро мавриди истифода қарор меиҳанд хулоса бароварда шавад. Рушди минбаъдаи

таҳқиқот доир ба ин масъала метавонад дар самтҳои зерини аз назари мубрам идома пайдо кунад:

- сохтани мазмуни информатикаи ба фанн нигаронидашуда дар сохтори омӯзиши таърих ва дигар фанҳо;
- асосноккунии назариявию методологии истифодаи оқилонаи ТИК дар соҳаи таҳсилоти муттасил;
- истифодаи техникаи ҳисоббарор дар фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ;
- ТИК дар рушди низоми омодагии инфиродию эҷодӣ бо қӯдакони лаёқатманд ва амсоли инҳо.

МУНДАРИЧАИ АСОСӢ ВА НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ ДАР ИНТИШОРОТИ ЗЕРИНИ МУАЛЛИФ ИНҶИКОС ШУДААНД:

a) Мақолаҳое, ки дар маҷалаҳои тақризашаванди КОА назди Президенти ҶТ ва КОА ФР чон шудаанд:

[1-М]. Раҳимова, С. Татбиқи муносибатҳои босалоҳият дар таҷрибаи таҳсилоти ватанӣ [Матн] / С. Раҳимова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав (ISSN-2663-5534). – 2022. – С. 88-89. – №1-2 (98).

[2-М]. Раҳимова, С. Теоретические основы информационной компетентности студентов-историков [Текст] / С. Раҳимова // Вестник Таджикского национального университета (ISSN-2074-1847). – 2022. – №7. – С. 273-281.

[3-М]. Раҳимова, С. Амсилаи тақмили истифодаи ТИК дар низоми таҳсилоти оли педагогии Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / С. Раҳимова // Пайёми Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (ISSN-2616-5260). – 2022. – №3(28). – С. 000-000..

[4-М]. Раҳимова, С. Маҷалаҳои рушди босуръати технологияҳои пешрафта дар низоми маориф [Матн] / С. Раҳимова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав (ISSN-2663-5534). – 2022. – №1-2 (98).

[5-М]. Раҳимова, С. Махсусиятҳои таълими ҳамгиро дар синфҳои ибтидой [Матн] / С. Раҳимова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав (ISSN-2663-5534). – 2021. – №1/4 (92). – С. 162-164.

б) Мақолаҳое, ки дар маводҳои конференсияҳо ба табъ расидаанд:

[6-М]. Раҳимова, С., Гулов, Д. Татбиқи функцияҳо дар барномаи MS EXSEL бо истифодабарии забонҳои барноманависӣ [Матн] / Д. Гулов, С. Раҳимова // Конференсияи илмӣ-амалии Чумхурияйвӣ дар мавзӯи «масъалаҳои мубрами мматематика дар замони мусоид: дурнамо ва ҳали онҳо» баҳшида ба 80-солагии доктори илмҳои физи қа математика, профессор, шодравон Раҳмат Ақбаров. – Душанбе, 2019. – С. 236-239.

[7-М]. Раҳимова, С. Истифодаи технологияи иттилоотӣ-иртибооти дар мактабҳои мусоид [Матн] / С. Раҳимова // Конференсияи Чумхурияйвии илмӣ-назарияйвӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами илму маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ» Баҳшида ба 75-солагии Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ва 30-солагии истиқлолияти давлатии Чумхурии Тоҷикистон (қисми 1 дар соли 2020). – Қӯлоб, 2020. – С. 258-261.

[8-М]. Раҳимова, С. Истифодаи ТИК дар низоми таҳсилоти олии Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / С. Раҳимова // Конфирмацияи умумидонишгоҳии илмӣ-назарияйвӣ дар мавзӯи «Саҳми профессор Шарипов Ф.Ф. дар рушди технологияи иттилооти дар соҳаи таҳсилоти олии қасби Чумхурии Тоҷикистон». – Душанбе, 2021. – С. 262-264.

[9-М]. Раҳимова, С. Татбиқи амсилаи иттилоотонии омӯзгорони ояндаи фанни таърих. Дар низоми таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С. Раҳимова // Конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба натиҷагирии корҳои илмӣ таҳқиқоти дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022. Бахшида ба эълон гардидан солҳои 2022-2026 Солҳои рушди саноат. Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ. – Душанбе, 2022. – С. 131-132.

[10-М]. Раҳимова, С., Холов, А. Мушкилоти рафти таълим дар ҷараёни таълимоти фосилавӣ [Матн] / А. Холов, С. Раҳимова // Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявай дар мавзӯи «масъалаҳои мубрами мматематика дар замони муосир: дурнамо ва ҳали онҳо» бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои физи қа математика, профессор, шодравон Раҳмат Акбаров. – Душанбе, 2019. – С. 276-277.

[11-М]. Раҳимова, С., Холов, А. Ташкили корҳои лабараторӣ бо истифода аз таъминоти барномавии анъанавӣ [Матн] / А. Холов, С. Раҳимова // Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявай дар мавзӯи «масъалаҳои мубрами мматематика дар замони муосир: дурнамо ва ҳали онҳо» бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои физи қа математика, профессор, шодравон Раҳмат Акбаров. Душанбе, 2019. – С. 278-279

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
КУЛЯБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АБУАБДУЛЛОХ РУДАКИ

На правах рукописи

ББК:

ТДУ: 37.035+137-053.81(575.3)

Р: 45

РАХИМОВА САРВИНОЗ НАЗРУЛЛОЕВНА

**ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (13.00.08.04 – Теория и методика гуманитарных дисциплин)

КУЛОБ-2024

Диссертация выполнена на кафедре методики преподавания информатики Кулъябского государственного университета им.Абуабдуллох Рудаки

**Научный
руководитель:**

Мирзоев Абдулазиз Раджабович,
доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой
программирования и интеллектуальных
систем Международного университета
туризма и предпринимательства
Таджикистана

Официальные оппоненты:

Сатторов Абдурасул Эшбекович-
доктор педагогических наук, профессор
кафедры алгебры и геометрии
Бохтарского государственного
университета имени Носира Хусрава

Азимова Назира Самадовна-кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
математико-естественных наук ГОУ
“Таджикский государственный
университет права, бизнеса и политики

Ведущая организация:

ГОУ “Государственный педагогический
университет имени С.Айни”

Защита диссертации состоится « » 2024 г. в _____ на заседании диссертационного совета 6D.KOA-046 при ГОУ “Худжандский государственный университет им.академика Б.Гафурова” (735700, Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, проспект Мавлонбекова, 1).

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в центральной научной библиотеке ГОУ “Худжандский государственный университет им.академика Б.Гафурова” и на сайте www.hgu.tj

Автореферат разослан « »..... 2024 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор педагогических наук, доцент

Абдуллоева М.А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Информационно - коммуникационная технология (ИКТ) в образовании обладает огромным потенциалом для обслуживания и помощи людям, связанным с процессом и продуктом образования во многих отношениях. Например, может привести существующую систему образования в соответствии с обществом, богатым информацией, предоставляя услуги сложных инструментов, методов и приёмов в его распоряжении. Использование ИКТ может привести к сдвигу парадигмы в традиционных взглядах и методах обучения, в процессе обучения.

Таким образом, поощрение студентов к активному участию в обучении дает возможность ориентировать образовательный процесс к учащимся. Студенты становятся самостоятельными в приобретении и применении знаний и навыков. Делая акцент с преподавания к обучению, тем самым создается более интерактивная и привлекательная учебная среда как для преподавателей, так и для студентов. Изменяется роль преподавателей от простого трансмиттера знаний на роль обучающего. Позволяет студентам становиться все более ответственными за свое обучение, поскольку они ищут соответствующую информацию и знания благодаря своим собственным усилиям, синтезируют и делятся своими знаниями с другими. Это заставляет их реализовать свои образовательные потенциалы. Они даже ставят свои индивидуальные цели для роста и развития своих потенциалов.

ИКТ готовит учителей к решению проблем обучения современной эпохи. Это помогает учителям в правильном исполнении их многомерных обязанностей в различных областях образования. ИКТ может быть полезен не только учителям для их собственного образования и обучения, но и для творческого применения, для ускорения роста своих обучающихся.

Образовательные учреждения, не имеющие доступа к компьютерным устройствам, таким как ПК, ноутбуки, планшеты или смартфоны, могут применять ИКТ в форме радиопередачей и телепередачи. Традиционные инструменты ИКТ такие как картинки, диаграммы, модели, графики, доска, газеты, образовательные посещения, экскурсии или образовательные ярмарки и выставки, можно использовать для обучения и применения школьных предметов. Преподаватели могут подготовить свои планы уроков, написать вопросник, подготовить оценки и диагностический тест, чтобы проверить работу студентов. Студенты могут выполнять свои задания, используя MS Word, используя творческие дизайны и шаблоны. Это особенно важно для обучения студентов сбору и представления данных в

форме - гистограммы, круговых диаграмм и т.д.

Открытые дистанционное образование в университетах являются новыми открытиями для трудящихся для приобретения знания, также для обучения дома через ИКТ.

ИКТ может быть полезен для преподавателя следующими образом: Преподаватель может выучить различные языковые навыки с помощью ИКТ. Они могут выполнять различные программы сертификации, управляемые известными учебными заведениями.

Преподаватель может также участвовать в дискуссиях и конференциях с экспертами своего предмета, чтобы повысить свои знания и навыки с помощью аудио и видеоконференций. ИКТ также помогает преподавателю изучать инновационные методы обучения. Он может работать со студентами по различным проектам и заданиям. Это также помогает ему обеспечить преподавательское содержимое, домашние работы и т. д. Он может участвовать в различных программах обучения без отрыва от работы и семинаров, которые необходимы для его профессионального развития с помощью ИКТ. Также ИКТ помогает преподавателю направлять своих студентов в учебные материалы, доступные в Интернете, электронных книгах и социальных сайтах.

ИКТ также помогает ему создавать учебную программу субъектов. Он может изучать учебные программы разных стран для изучения их плюсов и минусов, проблем, а также социологических и психологических вопросов, связанных со студентами. Все это помогает ему создать учебную программу, которая приводит к достижению целей и задач предмета обучения.

ИКТ может быть полезен для студента следующими образом: студент может учиться через онлайн –ресурсы. Существуют разные ресурсы, с помощью которых студентам будет полезно понять тему; студенты могут учиться на своем месте и в любое время; они могут встретиться с преподавателями в Интернете и получить необходимую информацию по этому вопросу.

Таким образом, существуют разные приложения, благодаря которому процесс обучения становится более простым. Эти приложения помогают преподавателям и студентам общаться друг с другом и получать знания по конкретному предмету. Педагоги также изучают различные приложения для обучения, а студенты используют для процесса обучения.

В целом, все это в текущем контексте очень важно для преподавателей и студентов специальности и направления истории.

Степень изученности темы исследования. Вопросы развития основ сущности и личностных качеств человека, имеющих большое значение для

его профессионального развития в будущем, признаются очень важными в философии, психологии, педагогике. Классики педагогической и психологической науки обращались к разным аспектам данного вопроса в разные периоды (А.Дистервег, Ю.А. Коменского, И.Г. Песталлоци и др.)

Формирование личности учителя, раскрытие общетеоретических аспектов, совершенствование формы и методов профессионально-педагогической подготовки будущих учителей изучены в трудах ученых О.А.Абдуллина, С.И.Архангельского, М.Лутфуллоева, Н.Д.Никандрова, В.А.Сластенина, Н.Ф.Тализина, Ф.Ф.Шарипова и др. В них обоснованы цель, задачи и структура подготовки будущих учителей в учреждениях высшего профессионального образования.

Многие исследователи, такие как М.Ю.Бухаркина, О.А.Козлов, А.Ю.Кравсова, Т.А.Лавина, И.В.Роберт и другие. Они определили образовательную информацию как процесс обеспечения сферы образования методикой и практикой разработки и надлежащего использования средств ИКТ, направленных на реализацию психолого-педагогических целей образования.

Изучение влияния ИКТ на содержание и подготовку студентов высших профессиональных учебных заведений рассмотрены в исследованиях следующих ученых: С.А.Бешенкова, А.В.Кузнецова, М.П.Лапчика, А.Р.Мирзоева, Ф.Ф.Шарипова, Н.Н.Шоева, Ф.С.Комилиён, Б.Ф.Файзализода, А.Е.Сатторова и др. нашли свое отражение. Следующие ученые, такие как А.М.Витта, А.Н.Завьялова и др.

Теоретико-методические аспекты подготовки будущих учителей истории на исторических факультетах высших профессиональных учебных заведений описаны в трудах З.И.Гузненко, М.Н.Дудина, Л.Н.Мазур и др.

Несмотря на постоянное внимание ученых к различным аспектам профессиональной подготовки специалистов, у нас есть основания полагать, что в теории и практике высшего профессионального образования есть много тем, которые еще не исследованы и изучены, и мы можем изучить вопрос содержания. Перечислим теорию и методику исторического профессионального образования в контексте новых образовательно-познавательных парадигм. Монографическое изучение и анализ психолого-педагогической литературы, публикаций теоретико-методического аспекта, различных статей на страницах журналов показывают, что вопросы ИКТ посвящены образованию и рассматриваются как важный аспект качества образования, главным образом в отношении к общему образованию и в меньшей степени к высшему. На данный момент концептуальные и теоретические аспекты данного вопроса разработаны, тогда как научно-

методические и учебно-методические основы использования ИКТ в конкретных областях очень редки. Нам не удалось обнаружить каких-либо научных исследований, связанных с подготовкой преподавателей исторического факультета высших профессиональных учебных заведений в контексте использования ИКТ в профессиональной деятельности, и этот факт является новизной темы нашего диссертационного исследования под названием «Подготовка будущих учителей-предметников истории с использованием информационных технологий и коммуникаций».

Несмотря на то, что вопрос теоретической и практической подготовки учителей истории в учреждениях высшего профессионального образования разработан в определенной степени, в данном исследовании рассмотрены особенности подготовки студентов исторического факультета в связи с использованием ИКТ, принимая во внимание изменения педагогической деятельности в условиях информационного образования, не получили достаточного отражения.

Таким образом, выделяются следующие отличия: 1. Объективные требования сферы образования к учителям-предметникам истории, готовым использовать ИКТ в своей профессиональной деятельности и относительно низкий уровень подготовки данной организации по сравнению с этой подготовкой у выпускников высших профессиональных учебных заведений; 2. Стоящие перед учреждениями высшего профессионального педагогического образования задачи подготовки будущих учителей-предметников истории в связи с использованием ИКТ в профессиональной деятельности и недостаточной научной проработкой педагогических условий и их решением в образовательном процессе; 3. Были применены следующие педагогические условия: разработка содержания и содержания блоков и модулей; осуществление междисциплинарной интеграции ряда информационных и общепрофессиональных предметов и использование смежного образования.

Обращая внимание на эти **противоречия**, выражается проблема исследования: каковы педагогические условия подготовки будущих учителей истории в связи с использованием ИКТ в педагогической деятельности?

Связь исследований с программами (проектами) или научными темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации перспективного плана научно-исследовательских работ кафедры методики преподавания информатики Боттарского государственного университета имени Носира Хусрава на 2015-2020 гг. на тему «Современное образование и инновационные педагогические технологии» и основных положений Национальной стратегии образования Республики Таджикистан на период до

2030 года.

Общая характеристика исследования

Цель диссертационного исследования – определение, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка педагогических условий применения ИКТ в профессиональной подготовке будущих учителей истории.

Задачи исследования:

- в контексте применения в профессиональной деятельности ИКТ определить сущность, содержание и структуру подготовки будущих учителей истории;
- в профессиональной деятельности применения ИКТ учителями истории установление и обоснование главных направлений;
- в профессиональной деятельности в условиях применения ИКТ конкретизировать и теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия будущих учителей истории;
- в условиях применения ИКТ и оценка качества ИКТ и уровня их и организованности установление показателей и компонентов подготовленности будущих учителей-предметников истории.

Объектом исследования является система профессиональной подготовки будущих учителей истории в учреждениях высшего профессионального образования на основе использования ИКТ.

Предметом исследования является процесс и условия профессиональной подготовки будущих учителей истории в учреждениях высшего профессионального образования в условиях использования информационных и профессиональных технологий.

Гипотеза исследования. В профессиональной деятельности можно улучшить профессиональную результативность подготовки будущих учителей истории в условиях применения ИКТ, если:

- в контексте применения ИКТ в профессиональной деятельности установить сущность, содержание и структуру подготовки учителей истории;
- определить и обосновать в профессиональной деятельности учителя истории главные направления применения ИКТ;
- осуществление междисциплинарной интеграции ряда общепрофессиональных и информационных дисциплин;
- подготовка реализующего аспект применения блочно-модульного содержания подготовки, общие вопросы применения в образования ИКТ, а также вопросы реализации потенциала ИКТ в сфере истории;

- в процессе подготовки студентов в сфере применения ИКТ применение технологии контекстного обучения.

Этапы исследования. Сбор материалов, изучение и анализ литературы по теме и объекту исследования, публикация научных статей и подготовка диссертаций проводились в три этапа в течение всех периодов исследования (2017-2023 годы).

Первый этап (2017-2018 гг.) посвящен проблеме теоретического анализа философской, психолого-педагогической и научно-методической литературы по проблеме подготовки будущих учителей истории в контексте использования ИКТ в профессиональной подготовке. На этапе тестовой апробации был проанализирован и обобщен опыт работы учреждений высшего профессионального образования на основе подготовки будущих учителей истории в сфере ИКТ. Определены теоретические основы решения проблемы, высказана рабочая гипотеза, определены методы исследования.

На втором этапе (2019-2020 гг.) выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия повышения эффективности подготовки будущих учителей-предметников истории к использованию ИКТ в профессиональной деятельности, и на этой основе педагогический пилотаж были проведены испытания.

Третий этап (2021-2023 гг.) исследования посвящен систематизации, выводу и обобщению полученных результатов, формированию выводов, подготовке текста в виде кандидатской диссертации.

Теоретические и методологические основы исследования:

- общая теория педагогических систем и систем и технологий (В.П.Беспалько, В.И.Загязинский, М.В.Кларин, И.Я.Лerner, П.И.Пидкасистый, Г.К.Селевко и др.);
- современные концепции развития высшего профессионального образования (С.И.Архангельский, В.А.Бордовский, Г.А.Бордовский, Б.С.Гершунский, Н.Д.Никандров, В.А.Садовничий, Ю.Г.Татур и др.);
- понятие компетентностного отношения, позволяющее выделить информационную компетентность как одну из ключевых структур в структуре подготовки специалистов (Л.В.Бочарова, В.И.Байденко, А.С.Белкин, Ф.Е.Зеер);
- исследование использования ИКТ в образовательном процессе (Арефьев В.Н., Баранов П.А., Григорьев С.Р., Долинер Л.И., Матрос Д.Ш., Машбиц Е.И., Петриенко А.И., Стариченко В.И., Троян Г.М. и др.);
- концептуальные отношения к методике преподавания истории как предметной области, опирающейся на дидактический принцип и методологию исторической науки (Л.Н.Алексанкина, А.А.Вагин,

Е.Е.Вяземский, А.Т.Степанишев, О.Ю.Стрелова, М.Т.Студенкин и др.;
-теоретические и практико-ориентированные исследования
экспериментально-исследовательских работ в когнитивной сфере
(В.С.Безруков, В.И.Загвязинский, А.М.Говиков, Ф.Ф.Шарифзода и др.);

Источники исследования. Для нашего исследования большое значение имеют нормативно-программные и концептуальные государственные и законодательные документы, касающиеся вопросов образования и информирования населения Таджикистана: – вторая часть источников – государственные стандарты общего и высшего профессионального образования по познавательной области «История»; школьные и высшие образовательные программы в соответствии с актуальными предметами информационно-технологического направления: создавать учебные пособия и учебные планы; - при подготовке диссертации предметом нашего исследования и изучения был широкий спектр педагогической, психологической, исторической, педагогической, учебно-методической литературы.

Помимо фундаментальных работ, имеющих непосредственное отношение к теме нашего исследования, а также материалов, опубликованных в периодических изданиях - газетах и журналах («ИКТ в образовании», «Информатика в образовании», «Компьютер в школе», «Педагогика», «Педагогическая информатика», «Преподавание истории в школе» и др.) публиковались, изучались и обсуждались; – также использовались ресурсы сети Интернет, посвященные теме информирования системы образования (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», «История», «Помощь и содействие учителю» и др.).

Эмпирические предпосылки и методы исследования в соответствии с целями и задачами темы исследования, использовались теоретические и эмпирические методы исследования:

– теоретические методы: сравнительно-исторический, анализ педагогической и научно-методической литературы, документов по вопросам образования, действующих нормативно-правовых актов по вопросам информатизации, метод синтеза, сравнения, вывода и моделирования;

- использовались в основном эмпирические методы, к которым относятся следующие случаи: педагогическое сравнение, анкетирование, анализ работы учащихся, педагогический эксперимент, методы математической статистики, используемые при обработке данных об успеваемости.

В Хатлонской области расположены исследовательская база факультета истории, права и международных отношений Кулъябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки и факультет истории и права Бахтарского государственного университета им. Насыра Хусрава. В данных экспериментах приняли участие более 190 студентов.

База исследования: факультет истории, права и международных отношений Кулъябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки; факультет истории и права Бахтарского государственного университета им. Насыра Хусрава Хатлонской области. В эксперименте участвовали более 190 студентов.

Новизна исследования:

1. В контексте использования ИКТ описаны сущность, структура (применение, специальная и общая подготовка) и содержание подготовки будущих учителей истории;

2. В профессиональной деятельности учителей истории главные аспекты применения ИКТ, использование совершенствующихся информационных систем;

3. Подчеркнуты мотивация, познавательная концепция и деятельность как компоненты подготовки учителя истории относительно применение в профессиональной деятельности ИКТ, - определены показатели и установлен уровень организационных компонентов подготовки;

4. Определены и обоснованы общее воздействие средствами мультимедиа на восприятие пользователем информации, в том числе эмоциональных, зрительных, слуховых и движущихся образов, моделирование и проектирование реальных и виртуальных объектов, поиск, архивирование и хранение профессиональной информации;

5. Принимая во внимание всю систему методов, приемов и средств обучения, и применяя их системно и коллективно, обеспечено и предложено успешное решение учебных задач применительно к ИКТ студентов исторического факультета.

Положения, выносимые на защиту:

1. Определение понятия «информационная компетентность обучающегося» - как комплексная характеристика обучающегося, нами понимается в сфере ИТ к высоким уровнем теоретических знаний и практических навыков, подготовка к использованию техники и вычислительной техники определились в профессиональной деятельности умение, применять данные знания в процессе освоение основных образовательных программ ВУЗа;

2. Процесс овладения теорией и практикой применение ИКТ для сбора и передачи, обработки в контексте применения ИКТ в профессиональной деятельности в рамках концепции подготовки будущего учителя истории (как компонента информационной компетентности) понимается хранением, производством различной информации (имиджевой, текстовой), реализацией информационного взаимодействия решения общепедагогических, методических задач и планирования;

3. Оцениваемая как системная характеристика специалиста формирование подготовки, включает в себя следующие компоненты целью подготовки :

- для решения проектных задач специальное и стандартное применение программно-аппаратных средств в когнитивных целях; принадлежить овладению методами обучения обучающихся в данном контексте на занятиях истории; - познавательные предпосылки ИКТ-знаний;

- в сфере ИКТ стремление к приобретению знаний, умений и навыков применения - мотивационный;

- обеспечение специальными программно-аппаратными средствами решения задач планирования как теоретические основы; для решения проектных задач на уроках истории принадлежать методам обучения обучающихся применению специальных программ;

- в образовательных целях возможность применения базы данных, аппаратного и программного обеспечения, а также их применение;

- оперативное наличие электронных образовательных ресурсов в образовательных целях, также умений и навыков использования специальных аппаратно-программных баз данных;

- в профессиональной деятельности возможность применения электронных познавательных ресурсов, программных средств ИТ;

- знание методов обучения учащихся специальному использованию технических и программных средств на уроках истории предполагается этим;

4. На основе теоретических выводов и практического опыта разработана структурно-функциональная модель использования ИКТ в деятельности студентов исторического факультета, состоящая из совокупности взаимосвязанных элементов, таких как: предметный, технологический, методические, организационные, задачно-результатные прогностические критерии, что позволяет успешно формировать желаемые навыки и, в свою очередь, помогает студентам осваивать объектно-ориентированное программирование и по специальности/направлению «История» высшее профессиональное образование решать профессиональные задачи

дальнейшей работы.

5. Эффективное использование ИКТ на историческом факультете высшей педагогической школы может быть достигнуто только благодаря использованию научного метода, разработанного на основе непротиворечивых принципов, последовательности и порядка, осуществляемая общетеоретических знаний на коротких курсах к созданию как можно большего их числа, создающаяся под контролем развития на всех этапах обучения необходимых навыков и умений в вузе т.е. логически.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: дано научно-теоретическое обоснование потребности системы образования в учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в вузе; определены эффективные пути и средства использование ИКТ в подготовке будущих учителей истории в условиях образовательной деятельности в вузах Таджикистана; теоретически обосновано методологическое и методическое осмысление особенностей и условия использование ИКТ в подготовке будущих учителей истории; исследование позволило на качественно-новом уровне раскрыть специфику использование ИКТ в подготовке будущих учителей истории в вузе.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанный автором спецкурс «Использование ИКТ в профессиональной деятельности учителя истории», содержащий теоретические и практические, контрольные и комплексные материалы, разработан автором для Учебно-воспитательный процесс исторического факультета - это учебные задания для студентов, включающие основные направления использования ИКТ, связанные с профессиональной деятельностью учителей истории и позволяющие совершенствовать подготовку будущих учителей истории.

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке учителей истории, а также специалистов других гуманитарных специальностей в учреждениях высшего профессионального образования и институтах повышения квалификации и переподготовки работников образования в зависимости от города и регионов страны.

Степень достоверности результатов исследования с исходными методологическими и теоретическими положениями; научное обоснование темы исследования на основе анализа педагогической теории и практики; изучение исследований в области психологии, педагогики, информатики (информационных технологий), в образовании; использование взаимодополняющих методов, полностью совместимых целей, задач и темы исследования; подтверждение результатов исследования с помощью статистических методов и анализа; обеспечивается непосредственное участие

автора в профессиональной деятельности преподавательской, научно-методической, исследовательской и ее организация на тестовой базе.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная работа по содержанию соответствует содержанию паспорта научной специальности 13.00.08. – Теория и методика профессионального образования (13.00.08.04 – Теория и методика гуманитарных дисциплин).

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Личный вклад автора заключается в его непосредственном участии на всех этапах исследования: планирование, выбор и обоснование темы, подготовка структуры диссертации, определение целей, задач и объектов и тем, поиск и нахождение необходимой литературы по теме исследования, сбор и сортировка результатов исследований в виде экспериментальных данных и их обработка, анализ результатов обработки экспериментальных данных, подготовка и публикация научных статей, участие в научных мероприятиях, обобщение полученных результатов и подготовка диссертация.

Апробация и внедрение результатов диссертации. Результаты диссертационной работы реализованы практически на всех этапах исследования (2017-2023гг.). Основные теоретические положения и результаты исследования обсуждались на научных собраниях кафедры методики преподавания информатики и ежегодных научных конференциях профессоров, преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов Кулайбского государственного университета им.А.Рудаки, в международных и республиканских конференциях «Актуальные вопросы математики современности: их перспективы и решения» (Душанбе, 2019 г.), «Актуальные вопросы науки и образования в условиях глобализации», (Кулайб, 2020 г.), «Вклад проф. Шарипова Ф.Ф. в развитии информационных технологий в сфере высшего профессионального образования Республики Таджикистан» (Душанбе, 2021 г.), «Актуальные проблемы математики современности: перспективы и пути их решения» (Душанбе, 2019 г.).

Публикации по теме диссертации. Результаты исследовательской работы отражены в 11 публикациях автора, из них 5 научных статей, опубликованных в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а остальные 6 статей, опубликованы в других сборниках материалов научных конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит из разделов «Введение», «Общая характеристика работы», двух глав, раздела «Заключение» с подразделом «Рекомендации по практическому использованию результатов», раздела «Список литературы» с подразделом «Публикации по теме диссертации». Общий объем диссертации состоит из

183 страниц компьютерного текста, набранного с помощью процессора Microsoft Word, и включает 25 рисунков, диаграмм и 11 таблиц. Нумерация рисунков и таблиц общая для обеих глав диссертации. Список литературы включает 208 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, описаны степень изученности темы, цель, задачи, объект, предмет исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

Первая глава «**Научно-теоретические основы использования ИКТ в системе высшего профессионального образования**» включает в себя трех разделов.

Первый раздел первой главы озаглавлен «**Теоретические аспекты информационной компетентности студентов-историков в условиях использования ИКТ**». Развитие общества связано с развитием образования: непосредственно в данной сфере закладываются основы социального, психологического, культурного и профессионального развития общества.

В таких условиях познание и рациональное познание мира в поиске более оптимальных (подходящих) средств современного цивилизованного развития приобретают решающее значение. Сопровождающий становление нового общества «Информационный взрыв» приводит к увеличению объема познавательной деятельности, переносу производства знаний на основе технологической информации, широкому применению компьютера как средства получения новых знаний.

Существуют различные причины для данных групп компетенций. Во-первых, эти компетенции делятся на компетенции, принадлежащие как всем людям, так и нацелены на определенные качества людей. Во-вторых, это основанных на практико-ориентированной установке группа компетенций, к которой относятся и информационные компетенции.

Второй раздел первой главы озаглавлен как «**Современное состояние и особенности использования ИКТ в системе высшего педагогического образования Республики Таджикистан**». Современное общество Таджикистана, к выпускникам образовательных учреждений различного уровня и профиля предъявляет высокие требования, имеющее тенденцию к информационному ориентированию, в том числе: способность к быстрой подготовке и переподготовке формирование профессиональных компетенций специалиста, в том числе СИ. Это требование в полной мере распространяется на выпускников высших профессионально-педагогических учебных заведений, согласно требованиям государственного стандарта которым необходимы не только базовые знания по изучаемому предмету, но

и профессиональные задачи с применением ИКТ для поиска, запоминания, обрабатывать и управлять информацией, иметь возможность работать с информацией в компьютерных сетях и решать задачи.

В ряде нормативно-правовых документов и государственных программ в РТ нашли свое отражение процессы информирования системы образования и общества. Например, «Программа компьютеризации общеобразовательных учреждений среднего образования Республики Таджикистан на 2003-2007 годы», утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан №502 от 31 декабря 2002 года. Цель программы – вооружить учащихся знаниями, навыками и умениями по работе с компьютерной техникой и таким образом скорректировать уровень подготовки специалистов по мировым стандартам.




Рисунок 1. Модель цели, реализации и создания образовательных центров.

Таким образом, изучение и анализ нормативных документов, а также научной литературы, посвященной использованию информационных технологий в образовании по различным предметам вуза, позволяют выделить три основных элемента процесса обучения с помощью ИКТ для студентов исторического факультета высших профессиональных учебных заведений: эти технологии, положение о программах, в которых данные технологии применяются; а также техническую поддержку, позволяющую использовать эти технологии на практике.

Таблица 1. Применение ИКТ в процессе преподавания истории.


Использование в процессе преподавания истории новых ИКТ.

Технологии		
Технологическое обеспечение	Программное обеспечение	
компьютерное проекторное Интерактивные доски Кликеры и другие	Геоинформационные технологии Дистанционная технология Организационная технология Технологии видеоконференций	Процедуры мультимедийных технологий (толькоевые электронные словари и подобные тестовые компьютерные программы)

Третий раздел первой главы озаглавлен «**Современное состояние и особенности использования ИКТ в системе высшего педагогического образования Республики Таджикистан**».

На основе полного учета индивидуальных особенностей будущего педагога и его возможностей в процессе активной самообразовательной деятельности происходит осуществление личностно-деятельностного управления.

Рисунок 2. Модель подготовленных блоков и целей.



На данном этапе основные виды деятельности можно охарактеризовать следующим образом: – проведение контрольных итоговых мероприятий.

Цель – установить уровень когнитивной сформированности и оперативных элементов подготовки; – анкетирование и интервью со студентами. Цель заключается в том, чтобы определить конечный уровень сформированности таких компонентов, как целеустремленность и воля, познавательная и рефлексивная; – подведение итогов процесса обучения будущих учителей применению ИКТ обучающимися.

Таблица 2. Описание уровней формирования подготовленности будущих учителей.

Компонент	Наименование уровня	Описание уровней
Гнесеологический	Низкий	знания для работы в компьютеризированной образовательной среде, первичные знания, характеризующиеся осознанным восприятием и хранящиеся в памяти
	Средний	знание работы в компьютерной среде образования, знания глубокие, но не систематизированы, недостаточно обобщены
	Высокий	знание работы в компьютерной среде образования, глубокие, систематические, ценные и осознанные знания
Траксиологический	Низкий	умение самостоятельно решать типовые педагогические задачи, не характерные для учебной компьютерной среды
	Средний	умение самостоятельно решать типичные педагогические проблемы, характерные образовательной компьютерной среде (ОКС).
	Высокий	умение решать задачи педагогического типа, что характерно для образовательной компьютерной среды (ОКС).
Аксиологический	Низкий	негативная или нейтральная мотивация в работе образовательной компьютерной среды. Значимые и ценные отношения.
	Средний	
	Высокий	Что такое положительная мотивация?

Так, формирование подготовки будущего учителя к работе в компьютерной среде образования реализуется посредством разработанной модели указанного процесса, основой которой является компетентностная

установка в профессиональном образовании.

Вторая глава озаглавлена «**Обеспечение эффективности и внедрение ИКТ в учреждениях высшего профессионального образования Республики Таджикистан**» и состоит из трех глав.

Первый раздел второй главы озаглавлен «**Внедрение использования ИКТ в системе высшего педагогического образования Республики Таджикистан**» и сосредоточен на процесс обучения в общеобразовательных учреждениях, относящиеся педагогическим технологиям в образовании. В то же время постепенно появлялись работы, раскрывающие особенности применения технологии в системе высшего профессионального образования. Современные педагоги применяют информационные технологии в качестве инструмента в соответствии с различными блоками учебного плана при подготовке и проведении учебной деятельности

Таблица 3. Этапы развития ИКТ в образовательно-когнитивном процессе высших профессиональных образовательных учреждений.

№	Принцип обработки информации	Инструментарий	Коммуникации
1.	Ручной	Лист, печатная книга	Почта
2.	Механический	Механические аппараты	Почта
3.	Электрический	Электрические аппараты	Почта
4.	Электронный	Электронно-вычислительные средства	Почта
5.	Компьютерный	Персональные компьютеры	Местная сеть
6.	Сетевой	Местные сети и глобальные компьютерные	Местные сети и глобальные

Деятельность преподавателей и студентов на современном этапе развития технологий включает в себя контрольно-ревизионную работу с применением аппаратных и программных средств, а также возможности сети Интернет. Применение ИКТ содействует и побуждает учащихся к креативной учебной деятельности.

Второй раздел второй главы называется «**Реализация информационной модели будущих учителей истории в системе высшего профессионального образования Республики Таджикистан**», и в данной части изучаются основные этапы проведенного нами педагогического

эксперимента. В ходе реализации проверялась эффективность педагогических условий формирования будущих педагогов учреждений высшего профессионального образования в аспекте использования образовательных ИКТ на историческом факультете. На базе Бахтарского государственного университета имени Насыра Хусрава и Кулябского государственного университета им.А.Рудаки проводилась экспериментальная работа по формированию у студентов высшего профессионального педагогического учебного заведения в отношении применения образовательных ИКТ.

Целью данного этапа экспериментальной работы является реализация предложенной модели ИКТ-образования студентов в учебно-информационном процессе исторического факультета ВПВ. Тестовые задания: – обоснование основных принципов организации образовательного процесса Вуза педагогической направленности в тексте его информации; – создание относительно эффективных ИКТ-условий для обучающихся в образовательном процессе на основе официальной информации; – определение общей стратегии и технологических средств, обеспечивающих ИКТ для совершенствования образования в условиях информатизации учебного процесса исторического факультета Вузаа педагогической направленности. Объектами исследования были: экспериментальная и контрольная группы студентов КГУ им. А.Рудаки и студентов БГУ им. Насыра Хусрава (1-4 курсы). В состав экспериментальной группы вошли студенты факультетов истории и права. Описание выбора. Всего по специальной пилотной программе работали 200 студентов различных курсов образовательного учреждения высшего профессионального образования. В целях реализации поставленных целей и задач были проанализированы психолого-педагогические исследования по данному вопросу, а также проанализированы результаты измерений в диагностическом разделе теста. Данный порядок позволил достаточно и четко определить основные педагогические условия, влияющие на успешное формирование ИКТ будущего учителя, а именно: – разработка информационно-коммуникативных ориентиров в профессиональной педагогической деятельности; – овладение личностно-ориентированными образовательными ИКТ в тексте педагогических технологий; – освоение субъектом первого опыта субъектного сотрудничества по вопросам применения ИКТ в процессе обучения. В эксперименте участвовало 100 человек. На основании данной информации были определены экспериментальные группы в количестве 78 человек, а контрольные группы состояли из 30 человек (история), на

историческом факультете КГУ им. А.Рудаки, и 48 человек на факультете истории и Юриспруденция (информатика) БГУ им.Носыра Хусрава. Выбор методологии. Нами разработана методика исследования ИКТ-образования будущих учителей (Табл. 4).

Таблица 4. – Методика исследования ИКТ-образовани будущих учителей.

Компоненты	Критерии и показатели	Методы исследования
Оценочно-мотивационные компоненты	Профессиональная направленность личности (уровень профессиональной мотивации, стремление к самоорганизации, самообучению и рефлексии)	Анализ результатов научно-исследовательской деятельности, переаттестация студентов, тестирование, раздача анкет, наблюдение
Технологический компонент	Подготовка к ИКТ-деятельности (набор умений и навыков ИКТ-деятельности)	Анализ результатов научно-исследовательской деятельности, переаттестация студентов, тестирование, раздача анкет, наблюдение
Когнитивный компонент	Подготовка к применению профессиональных знаний и умений (комплекс умений и навыков ИКТ-деятельности)	Анализ результатов научно-исследовательской деятельности, переаттестация студентов, тестирование, раздача анкет, наблюдение

Ниже мы обсуждаются полученные результаты, показывающие компетентность элементов ИКТ экспериментальной группы. Описание мотивационно-ценостных компонентов с результатами соответствующего раздела анкеты «Самооценка ИКТ-компетентности». В качестве приоритетных ситуаций будущие педагоги выделили те ситуации, определяющие их профессиональный выбор: перспективы труда, увлеченность будущей профессией, полезность и значимость данной профессии, получение высокого уровня знаний о применении ИКТ в деятельности профессионального будущего.

Студенты-первокурсники как к выпускнику педагогического вуза физически не могут представить требования к уровню владения ИКТ. Положительный ответ дали только 20,8% опрошенных, они еще имеют очень слабое представление или вообще не имеют представления. 39,8% респондентов подчеркнули, что образование соответствует их ожиданиям, а 12,7% студентов выражали неудовлетворенность. 70,1 % студентов считают, что учебные предметы в высшей школе способствуют расширению и

углублению профессиональных знаний, в их случае создают подходящую базу для формирования ИКТ-компетенций.




Рисунок 3. – Диаграмма мнений опрошенных в обучении

Респонденты высоко оценили применение ИКТ в образовательной деятельности, а также внеучебную и социальную деятельность в учреждениях высшего профессионального образования, способствующие успешной адаптации первокурсников. Среди факторов, положительно способствующих желанию обучаться в высшем профессиональном учебном заведении с целью приобретения профессиональных компетенций будущего педагога, можно выделить следующие: уверенность и убежденность в важности и актуальности учебного материала для профессиональной деятельности, а также для будущего учителя необходима работа в последующей деятельности. В ВУЗе педагогической направленности положительно оценили информационную среду 46,6 % респондентов, отрицательно - 18,2 %, затруднились ответить - 31,4 %. Хорошо представляют требования к уровню своей профессиональной подготовки как будущего педагога, свою квалификацию по избранной профессии очень большое количество первокурсников - 53%.



Рисунок 4. – Диаграмма факторов в обучении.

С повышением уровня ИКТ-компетентности также выявлены причины личностной связи будущего педагога: внимание к форме подготовки учебно-методических материалов, экономия времени при подготовке СРП и семинарских занятий,, переход на новый уровень информационный процесс, учебно-познавательная личность: осознавать новое и заниматься творческой деятельностью и т.д.

Во второй части анкеты определялся уровень самооценки будущих учителей относительно ИКТ-технологического образования.



Рисунок 5. – Модель умений применения организации информационных средств.

Так: более 94 % первокурсников хорошими навыками работы и методами файловых операций владеют, 93 % опрошенных с файлами на различных зарубежных носителях информации умеют работать, 85,4 % студентов умеют работать с готовыми офисными приложениями Microsoft,

архивированием навыков, а 78% студентов умеют сжимать файлы.




Рисунок 6. – Диаграмма возможности изменения программы

84,9 % респондентов умеют самостоятельно устанавливать вспомогательное оборудование, такое как принтер, сканер и т. д. 82 % респондентов отметили, что к сети Интернет могут подключаться 55,6 % устанавливают и обновлять антивирусные программы умеют 44,5 % обучающихся умеют пользоваться интернет-ресурсами для учебной деятельности 51% опрошенных сообщили о проблемах работы с программой Excel, позволяющей формировать таблицу данных, обрабатывать ее, создавать графики и диаграммы, решать математические задачи.



Рисунок 7. – Диаграмма опрошенных самостоятельным образом.

Не умеют составлять электронные презентации 74,8 % опрошенных, 48,5 % признались, что не умеют добавлять в презентацию какие-либо картинки и изображения и другие документы, большинство обучающихся не используют программу Power Point для составления презентации.



Рисунок 8. Диаграмма опрошенных по созданию презентации.

47% студентов имеют навыки работы с базами услуг и интернет-технологиями; 55,4% студентов применяют Интернет в учебно-воспитательных целях, то есть готовят тезисы к своим докладам и выполняют задания по другим предметам; более 90% респондентов пользуются мобильной связью.



Рисунок 9. Диаграмма опрошенных по применению сети Интернет и составных контактов.

Как показал анализ результатов: – 35 % , поступающих в высшие профессиональные учебные заведения абитуриентов, имели возможность выхода в Интернет дома, в то время как в городе такую возможность имели более 50 % абитуриентов; – популярные социальные сети для студентов: «В-контакте», «Одноклассник», «Facebook», «Instagram» и «Tik-tok»; – 10 респондентов знакомы с элементами дистанционного образования, такими как e-lernin – электронное обучение, m-lernin – мобильное обучение. 12 респондентов знакомы с офисными приложениями Microsoft Office для работы с документами в сети. Данные анкеты показывают, что в целом студенты не обладают достаточным уровнем знаний об использовании ИКТ - 68,2%.

Анализ результатов апробационного этапа исследования, в целом показывает недостаточный уровень знаний и умений первокурсников в сфере применения ИКТ, а также целесообразность формирования ИКТ-педагогики будущих педагогов в условиях высшей школы.

Третий раздел второй главы озаглавлен «**Анализ и оценка результатов педагогического тестирования по вопросу НИОКР в учреждениях высшего профессионального образования**», на основе вышеуказанных методов и методики проводится экспертиза результата проведена ИКТ-организация будущих учителей истории. Обсуждаются полученные результаты, описывающие ИКТ-элементы обучения экспериментальных групп. Был задан вопрос студентам 4 курса экспериментальной группы. По результатам этапа формирования назовем эту группу ГО-2 (группа ГО-тест). Описание элемента ценностных свидетельств представлено по сводным результатам среза соответствующего раздела анкеты «Самооценка ИКТ-компетентности».




Рисунок 10. Диаграмма факторов профессиональной направленности личности.

73,1% положительно оценили образовательную электронную информационную среду в учреждении высшего профессионального образования. Относительно фиксированы учебно-познавательные причины - 113,7: для приобретения глубоких и устойчивых знаний. Далее - повод для чести - 110,7: в числе лучших учеников хочу быть. Причины игнорирования не изменили своего положения в этом ряду. На наш взгляд, причиной стала большая значимость факторов на этапе адаптации первокурсников к коммуникативной среде вуза, коммуникативные причины учебной деятельности отошли на последнее место - 100,5. В ГО-1 и ГО-2 динамика организационных уровней мотивационно-ценостного элемента следующая:




Рисунок 11. Диаграмма развития мотивационно-оценочного компонента ИКТ-образованности (ЭГ-1, ЭГ-2)

Так, о повышении уровня профессиональной мотивации студентов-выпускников свидетельствуют данные результаты, обусловленной их успешной учебой в учреждении высшего профессионального образования. Также выявлена положительная динамика развития ИКТ-технологических компетенций образования.




Рисунок 12. Диаграмма развития технологического компоненте ИКТ (ЭГ-1, ЭГ-2)

Так, как показывает анализ результатов анкетирования, знания знания выпускников в области ИКТ достаточно высоки, что свидетельствует об организации технологических элементов образовательной ИКТ будущих учителей. Важной частью технологических элементов учащихся являются навыки и умения разработки педагогических конструкций с использованием ИКТ.

Описываем результаты защиты курсовой работы студентов ЭГ (в сопоставлении с результатами студентов ГН-1.




Рисунок 13. Диаграмма результатов защиты курсовых работ и проектов КГ-1 ва ЭГ-2.

На «хорошо» и «отлично» большинство студентов защитили свои проекты - 50%. Мы рассмотрим разработанный автором спецкурс «Педагогические основы ИКТ для будущих учителей», ранее помогавший хорошо читать 100% учащихся. Качество знаний по учебным предметам истории (98,0%) и истории таджикского народа повысилось на 93,0%. Хорошее чтение по предметам «Информатика», «История» было 100%. В целом можно наблюдать проявление высокого уровня знаний и умений студентов в ходе изучения этих предметов и подтверждение итоговых результатов аттестатом зрелости.

Таблица 5. Результаты аттестации окончания выпускников направления Информатика (ЭК-2)

Направления подготовки	Кол-во (дневное)	Оценка							
		Отлично		Хорошо		Удовлетворительно		Неудовлетворительно	
		Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Инфор	48	32	6,0	16	0,0	2	5,0	-	-




Рисунок 14. Диаграмма результатов аттестации окончания направления Информатики ЭГ-2

Таблица 6. Результат аттестации окончания выпускников направления Истории (КГ-2)

Направлен ия подготовки	Кол- во (днев ное)	Оценка							
		Отлично		Хорошо		Удовл.		Неудовл.	
		Кол- во	%	Кол- во	%	Кол-во	%	Кол -во	%
Татарих	30	8	0,0	12	0,0	—	—	—	—




Рисунок 15. Диаграмма результата аттестации окончания выпускниокв направления Информатики ЭГ-2

Представленные в ЭГ -2 и КГ-2 сравнительный анализ данных, свидетельствует об результативности целенаправленной работы по формированию ИКТ будущих учителей экспериментальной группы. В настоящее время этого результата, на наш взгляд, недостаточно.

Таким образом, результаты сравнительного анализа результатов аттестации выпускников 2018 г. (КН-1) и 2019 г. (ЭГ-2) в области информатики следующие.

Таблица 7. – Результаты сравнительного анализа результатов аттестации выпускников 2013 г. (КГ-1) и 2019 г. (ЭГ-2) в области информатики.

Аттестация окончания	КГ-1		ЭГ-2	
	Кол-во студентов	%	Кол-во студентов	%
отлично	16	59,2	33	66,0
хорошо	11	40,7	15	30,0
удовлетворительно	0	0	2	4,0
Всего	27		50	50

Полученные данные позволили провести сравнительный анализ ИКТ-компетенций выпускников 2018 (КГ-1) и 2019 (ЭГ-2) выпусков.




Рисунок 16. Диаграмма сравнительного анализа результатов аттестации выпускa КГ-1 и ЭК-2

Анализ представленных данных показывает, что произошло качественное повышение уровня организованности у студентов ГО, соответственно снизился уровень организованности количества студентов со средним и низким уровнем. С целью подтверждения полученных результатов были проанализированы данные пилотных опросов, проведенных среди членов выпускной аттестационной комиссии по направлению «Информатика» за 2019-2020 гг. Экспертная оценка проводилась отдельно по каждому элементу (мотивационно-ценностному, технологическому, познавательному) по пятибалльной шкале по методике профессора Б.Ф.Файзализода: – «5» - характеристика, качество, четко проявляющее себя устойчивым и постоянным образом; – «4» - характеристика, не всегда ярко себя проявляющее качество, но явно проявляющееся; – «3» - характеристика, качество есть, но проявляется очень слабо; – "2" - особенность, качество очень низкое, практически отсутствует. – «1» - признаков и качеств нет. Данные обрабатывали в программе Microsoft для Windows. Уровень сформированности ИКТ и результаты с учетом разработанных нами показателей выглядят следующим образом (таблица 11).

Таблица 8. Уровень сформированности ИКТ и результаты анализа уровня организованности ИКТ

Результаты анализа уровня организованности ИКТ КГ-1 и ЭК-2		Когнитивный поиск		Профессионально-поисковое	
КГ-1	ЭК-2	КГ-1	ЭК-2	КГ-1	ЭК-2
2,3	0	54,5	32,2	43,4	67,6

При анализе эффективности примененной модели в использовании ИКТ-компетенций будущих учителей выясняется, что у студентов

экспериментальной группы произошли качественные изменения: – большинство студентов проявили склонность к положительному обращению; с большим энтузиазмом выполняли творческие ИКТ-проекты, активно участвовали в интеллектуальных играх; – проявлял открытое доверие к учителю и однокурсникам; – проявленное терпение и коммуникабельность, умение общаться в проблемных ситуациях; – большинство студентов пытались определить целевые стратегии ИКТ-образования; они концентрировались на слабых местах и добивались поставленной цели и определенного результата в ходе выполнения запрограммированных действий. Анализ результатов работы позволяет подтвердить нашу гипотезу. Педагогическая поддержка, направленная на создание особых условий в процессе обучения, будет способствовать развитию ИКТ-компетентности будущих преподавателей учреждений высшего профессионального образования.

Заключение

Катализатором системных изменений является информация, как в области образования, так и в экономике, и в РТ в последние годы идет активный процесс совершенствования образовательного информационного пространства, и это сейчас считается общепризнанным фактом. Многие вузы, в том числе педагогические, где главное место занимает образовательные ИКТ, разрабатывают и реализуют инновационные проекты. Однако, главными признаются задачи, повышающие как информационную компетентность, так и компьютерную грамотность обучающихся в системе непрерывного образования и создание качественно новых информационно-педагогических технологий. Так, следует сфокусировать особое внимание подготовке кадров в сфере образования, систематическому внедрению разработанных и апробированных учебных материалов и методик в образовательных учреждениях всех уровней. В системе подготовки будущих специалистов по формированию готовности к использованию ИКТ в педагогической деятельности данное направление считается характерной чертой современного таджикского ВУЗа.

Подготовка педагогических кадров, а также социальные и государственные потребности изучения предмета по определению наметившейся и сформировавшейся тенденцию компетентного отношения позволил научный анализ нормативно-правовой базы современного профессионального педагогического образования. По формированию готовности студентов педагогического вуза к применению ИКТ-образования

на примере студентов историко-правового факультетов КГУим.А.Рудаки и БГУ им. Насыра Хусрава как тема данного исследования должна быть прослежена и обоснована через ИКТ на современном этапе. Направление развития целевой части и концептуально-программное обоснование подготовки специалистов для сферы образования в исследовании при этом представлено автором как потенциальная предпосылка и правовая основа разработки методической модели;

Опираясь на обширное изучение и анализа научной литературы как главная концепция исследования были определены главные теоретические подходы к определению сущности и структуры и СИ; [3-А]

Определение понятия информационной подготовки студентов обучающего вуза, при высоком уровне теоретических знаний и практических навыков в области использования ИКТ, способности применят данные знания и навыки в процессе освоения описаны для обеспечения высокого качества образовательного процесса, приведенные главные обучающие программы ВУЗа; [8-А]

Следовательно, результат системы подготовки будущих учителей в отношении ее использования в процессе воспитания и обучения, учитывающий качество интеграции личности в результате приобретения теоретико-методических, методических и практических знаний, а познавательная, мотивационная и эмоционально-произвольная активация студентов имеет; [3-А]

Основным определяющим показателем сформированности этого качества у студентов является динамика изменения их уровня подготовки от репродукции к исследовательской и от нее к творчеству;

На основе изучения широкого круга философской, методической и психолого-педагогической литературы с применением ИКТ структурно-функциональная модель формирования готовности студентов разработана и описана. Включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты модель: содержательный, предметный, методологический, процессуальный, технологический, организационный, коррекционно-реализационный нормативно-оценочный. Уровни сформированности информационной подготовки студентов исторического факультета обучающего вуза описаны (низкий, средний, высокий);

Процессом формирования информационной подготовки будущих выпускников исторического факультета показано, что является непрерывным и нарастающим. При таком подходе необходимо непрерывное изучение студентами всех предметов информационных технологий, предусмотренные в учебных планах историко-правового факультета БГУ им. Насыра Хусрава;

На младших курсах от изучения общетеоретических знаний до создания как можно большего их количества - такая организация учебного процесса позволяет сопровождение метода формирования целесообразных умений и навыков на следующих ступенях обучения. обучение в вузе, позволяет максимально продуктивно развиваться информационной подготовке студентов исторического факультета.

Рекомендации по практическому использованию результатов

Основными условиями, способствующими повышению уровня готовности будущих учителей к использованию ИКТ как средства познания, являются: – организация комплекса методов, форм и средств, обеспечивающих формирование профессиональной подготовки;

- инновационная направленность образования, характеризующаяся сознательной и активной деятельностью обучения, использованием и выработкой новых взглядов на образовательный процесс с помощью ИКТ;
- предполагающий формирование опыта творческой деятельности творческий характер приобретения знаний и умений. [3-А]

Как показало экспериментальное исследование, комбинированное применение изолированных условий, обеспечивает достижение еще более высоких результатов в подготовке будущих учителей истории. Данное действие проявляется в том, что в ходе экспериментальной работы значительно повышается степень подготовленности обучающихся к применению ИКТ в процессе обучения и обучения. Ряд практических рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов высших профессиональных учебных заведений можно указать на основании проведенного нами исследования:

- в преподавании всех предметов, в том числе истории учреждений высшего профессионального образования как средства решения конкретных задач необходимо провести работу по применению ИКТ;
- необходимо выполнение по применению ИКТ учебных планов, программ и учебных пособий по педагогике, психологии, специальной методике работы кафедр;
- по основам примененени ИКТ в психологических исследованиях необходимо внедрить новую подготовку преподавателей кафедр высших профессиональных учебных заведений. Позволяют сделать вывод результаты нашей работы о дальнейшем совершенствовании образовательного процесса учреждения высшего профессионального образования в области подготовки будущих педагогов, эффективно использующих ИКТ.

Дальнейшее развитие исследований по данному вопросу может быть продолжено в следующих направлениях, которые мы считаем важными:

- создание предметно-информационного содержания в структуре изучения истории и других предметов;
- в сфере непрерывного образования теоретико-методическое обоснование рационального применения ИКТ; – в научно-исследовательской деятельности применение вычислительной техники;
- с одаренными детьми и тому подобное ИКТ в развитии системы индивидуально-творческого обучения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:

1. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

при Президенте Республики Таджикистан и ВАК РФ:

[1-А]. Раҳимова, С. Татбиқи муносибатҳои босалоҳият дар таҷрибаи таҳсилоти ватанӣ [Матн] / С. Раҳимова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав (ISSN-2663-5534). – 2022. – С. 88-89. – №1-2 (98).

[2-А]. Раҳимова, С. Теоретические основы информационной компетентности студентов-историков [Текст] / С. Раҳимова // Вестник Таджикского национального университета (ISSN-2074-1847). – 2022. – №7. – С. 273-281.

[3-А]. Раҳимова, С. Амсилаи такмили истифодаи ТИК дар низоми таҳсилоти оли педагогии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С. Раҳимова // Пайёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (ISSN-2616-5260). – 2022. – №3(28). – С. 000-000..

[4-А]. Раҳимова, С. Масалаҳои рушди босуръати технологияҳои пешрафта дар низоми маориф [Матн] / С. Раҳимова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав (ISSN-2663-5534). – 2022. – №1-2 (98).

[5-А]. Раҳимова, С. Махсусиятҳои таълими ҳамгиро дар синфҳои ибтидой [Матн] / С. Раҳимова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав (ISSN-2663-5534). – 2021. – №1/4 (92). – С. 162-164.

6) Научные статьи, опубликованные в других изданиях:

[6-А]. Раҳимова, С., Гулев, Д. Татбиқи функсияҳо дар барномаи MS EXSEL бо истифодабарии забонҳои барноманависӣ [Матн] / Д. Гулев, С. Раҳимова // Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявай дар мавзӯи «масъалаҳои мубрами мматематика дар замони мусир: дурнамо ва ҳали онҳо» баҳшида ба 80-солагии доктори илмҳои физи қа математика, профессор, шодравон Раҳмат Ақбаров. – Душанбе, 2019. – С. 236-239.

[7-А]. Раҳимова, С. Истифодаи технологияи иттилоотӣ-иртибооти дар мактабҳои мусир [Матн] / С. Раҳимова // Конференсияи Ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами илму маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ» Бахшида ба 75-солагии Донишгоҳи давлатии Қўлоб ва 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми 1 дар соли 2020). – Қўлоб, 2020. – С. 258-261.

[8-А]. Раҳимова, С. Истифодаи ТИК дар низоми таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С. Раҳимова // Конфиркнсияи умумидонишгоҳии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Саҳми профессор Шарипов Ф.Ф. дар рушди технологияи иттилооти дар соҳаи таҳсилоти олии касби Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Душанбе, 2021. – С. 262-264.

[9-А]. Раҳимова, С. Татбиқи амсилаи иттилоотонии омӯзгорони ояндаи фанни таърих. Дар низоми таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С. Раҳимова // Конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба натиҷагирии корҳои илмӣ таҳқиқоти дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022. Бахшида ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 Солҳои рушди саноат. Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ. – Душанбе, 2022. – С. 131-132.

[10-А]. Раҳимова, С., Холов, А. Мушкилоти рафти таълим дар ҷараёни таълимоти фосилавӣ [Матн] / А. Холов, С. Раҳимова // Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявай дар мавзӯи «масъалаҳои мубрами мматематика дар замони мусир: дурнамо ва ҳали онҳо» бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои физи қа математика, профессор, шодравон Раҳмат Акбаров. – Душанбе, 2019. – С. 276-277.

[11-А]. Раҳимова, С., Холов, А. Ташкили корҳои лабараторӣ бо истифода аз таъминоти барномавии анъанавӣ [Матн] / А. Холов, С. Раҳимова // Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявай дар мавзӯи «масъалаҳои мубрами мматематика дар замони мусир: дурнамо ва ҳали онҳо» бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои физи қа математика, профессор, шодравон Раҳмат Акбаров. Душанбе, 2019. – С. 278-279

Аннотатсияи

диссертатсияи Раҳимова Сарвиноз Назруллоевна “Омодасозии омӯзгорони ояндаи фанни таърих бо истифода аз технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.08 - Назария ва методикаи таҳсилоти олии касбӣ (13.00.08.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ)

Калидвожаҳо: омӯзгорони оянда, фанни таърих, технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, сатҳ, дараҷа, информатика, методика, ихтисос, муассисаҳои таълимӣ, моҳият, сифат.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таҳқиқи лъанбаю хусусиятҳои омодасозии омӯзгорони ояндаи фанни таърих бо истифода аз технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ баҳшида шудааст.

Навғониҳои таҳқиқот дар нуктаҳои зерин ифода ёфтаанд: -Муносибатҳои асосии истифодаи ТИК дар фаъолияти касбии омӯзгорони фанни таърих, истифодаи системаҳои иттилоотии худинкишофёбанда; бойгоникунонӣ, нигоҳдорӣ ва ҷустуҷӯйи иттилооти касбӣ, таъсири дастаҷамъона тавассути воситаҳои мултимедӣ бобати дарки истифодабарандай маълумот, шомили соҳаи эҳсосотӣ, тасвирӣ, шунавоӣ ва нақш (образ)-ҳои ҳаракатӣ, амсиласозӣ ва тарроҳии объектҳои воқеӣ ва виртуалӣ (мачозӣ) муайян ва асоснок карда шуданд. -Моҳият муайян карда шуда, соҳтор (омодагии истифодабарӣ, умумипедагогӣ ва маҳсус) ва мазмуни омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих дар заминаи истифодаи ТИК ба риштаи тасвир кашида шудааст. -Унсурҳои омодагии омӯзгори фанни таърих нисbat ба истифодаи ТИК дар фаъолияти касбии – ҳавасмандӣ (мотиватсионӣ), мағҳуми фаҳмишҳо (когнитивӣ) ва фаъолиятнокӣ ҷудо карда шуда, нишондиҳандаҳо муайян карда шуда ва сатҳи муташаккили унсурҳои омодагӣ ба таври сифатнок тавсиф шуданд. Модели маҷмӯи методҳо, усулҳо ва воситаҳои таълимро дар назар дошта, ба таври мураттаб ва дастаҷамъона истифодаи онҳо ҳалли муваффаконаи вазифаҳои таълим нисbat ба ТИК-и донишҷӯёни фаъултети таърих таъмин ва пешниҳод карда шудааст.

Аҳамияти амалии таҳқиқот иборат аз он аст, ки ба гардиши раванди маърифатию таълимии факултети таърихи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ курси маҳсуси аз тарафи муаллиф таҳиягардида бо номи «Истифодаи ТИК дар фаъолияти касбии омӯзгори фанни таърих», ки дорои маводи назариявию амалӣ, санчишӣ ва маҷмуи супоришҳои таълимӣ барои донишҷӯён мебошад, ки он самтҳои асосии истифодаи ТИК-ро вобаста ба фаъолияти касбии омӯзгорони фанни таърих дар бар гирифта, имкон медиҳад, ки омодагии омӯзгорони ояндаи фанни таърих такмил дода шавад.

Аннотация

диссертации Рахимовой Сарвиноз Назруллоевны «Подготовка будущих учителей истории с использованием информационно-коммуникационных технологий» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08. – теория и методика профессионального образования (13.00.08.04 – теория и методика гуманитарных наук).

Ключевые слова: будущие учителя, история, информационно-коммуникационные технологии, уровень, степень, информатика, методика, специальность, образовательные учреждения, сущность, качество.

Диссертационное исследование посвящено изучению аспектов и особенностей подготовки будущих учителей истории к использованию информационно-коммуникационных технологий.

Новизна исследования заключается в следующих положениях: -в контексте использования ИКТ описаны сущность, структура (применение, специальная и общая подготовка) и содержание подготовки будущих учителей истории; - в профессиональной деятельности учителей истории главные аспекты применения ИКТ, использование совершенствующихся информационных систем; -подчеркнуты мотивация, познавательная концепция и деятельность как компоненты подготовки учителя истории относительно применение в профессиональной деятельности ИКТ, - определены показатели и установлен уровень организаций компонентов подготовки; - определены и обоснованы общее воздействие средствами мультимедиа на восприятие пользователем информации, в том числе эмоциональных, зрительных, слуховых и движущихся образов, моделирование и проектирование реальных и виртуальных объектов, поиск, архивирование и хранение профессиональной информации; - принимая во внимание всю систему методов, приемов и средств обучения, и применяя их системно и коллективно, обеспечено и предложено успешное решение учебных задач применительно к ИКТ студентов исторического факультета.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанный автором спецкурс «Использование ИКТ в профессиональной деятельности учителя истории», содержащий теоретические и практические, контрольные и комплексные материалы, разработан автором для учебно-воспитательный процесса исторического факультета, где учебные задания для студентов включают основные направления использования ИКТ, связанные с профессиональной деятельностью учителей истории и позволяющие совершенствовать подготовку будущих учителей истории.

Annotation

of the dissertation of Rakhimova Sarvinoz Nazrulloevna "Preparation of future history teachers for the use of information and communication technologies" for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty 13.00.08. - theory and methodology of professional education (13.00.08.04 – theory and methodology of humanities)

Keywords: future teachers, history, information and communication technologies, level, degree, computer science, methodology, specialty, educational institutions, essence, quality.

The dissertation research is devoted to the study of aspects and features of the preparation of future history teachers for the use of information and communication technologies.

The novelty of the research lies in the following provisions:

-in the context of the use of ICT, the essence, structure (application, special and general training) and the content of the training of future history teachers are described;

-in the professional activity of history teachers, the main aspects of the use of ICT, the use of improving information systems;

-motivation, cognitive concept and activity as components of history teacher training regarding the use of ICT in professional activities are emphasized,

- indicators are determined and the level of organization of training components is established;

-the overall impact of multimedia on the user's perception of information, including emotional, visual, auditory and moving images, modeling and design of real and virtual are determined and justified objects, search, archiving and storage of professional information;

-taking into account the entire system of methods, techniques and means of training, and applying them systematically and collectively, the successful solution of educational tasks in relation to ICT of students of the Faculty of History is provided and proposed.

The practical significance of the research lies in the fact that the special course developed by the author "The use of ICT in the professional activity of a history teacher", containing theoretical and practical, control and complex materials, was developed by the author for the Educational process of the Faculty of History - these are educational tasks for students, including the main directions of the use of ICT related to the professional activities of history teachers and allowing to improve the training of future history teachers.